

Tadschikisches Alphabet

klein	gross	russisch	buchstabieren	deutsche Umschrift	п	П	пэ	р
а	А	а		a	р	Р	эр	г
б	Б	бэ		b	с	С	эс	s
в	В	вэ		w	т	Т	тэ	t
г	Г	гэ		g	у	У	у	u
ғ	Ғ	ғ		g (im Hals gespr.)	ӯ	Ү	ӯ	(u)
д	Д	дэ		d	ф	Ф	ф	f
е	Е	е		e, je	х	Х	ха	ch
ё	Ё	ё		j, jo	ҳ	Ҳ	ҳа	(ch)
ж	Ж	жэ		sh	ц	Ц	цэ	z
з	З	зэ		s	ч	Ч	че	tsch
и	И	и		i	ҷ	Ҷ	ҷе	(tsch)
й	Й	и лраткое		i, j	ш	Ш	ша	sch
к	К	ка		k	щ	Щ	ща	stsch
қ	Қ	қ		(k)	ъ		твёрдый знак	unbezeichnet
л	Л	эль		l	ы		ы	y
м	М	эм		m	ь		мягкий знак	unbezeichnet
н	Н	эн		n	э	Э	э обратное	e
о	О	о		o	ю	Ю	ю	ju
					я	Я	я	ja

Ғ = 0129 (Alt gedrückt)	ҷ	0141	ҷ	ӯ	0161	ӯ
Ғ 0131 Ғ	Ҷ	0142	Ҷ	Ү	0162	Ү
ҳ 0138 ҳ	қ	0128	қ			
Ҳ 0140 Ҳ	Қ	0144	Қ			

--Deutsch Stand 10.02.05	--Russisch	--Tadschikisch	http://www.ge-li.de
abbestellen	отменять	бекор (лағв, ботил, мансух) кардан, барҳам додан; мавқуф гузоштан	
Abend	вечер	бегоҳ(й), шаб, шом,	
aber, sondern	но	аммо, лекин, вале, балки, ҳам	
Abfahrt	отправление	фиристонииш, равона (роҳи) кардан(и), эъзом	
Abflug	вылет	паридабарои, паридавони, парвоз	
ablaufen	истекать, истечь	рехтан, рехта рафтан, шоридан; гузштан	
ablehnen	отказываться, отказаться	инкор кардан, ба гардан нагирифтани, тан надодан, мункир шудан; рози (ризо) нашудан, нахостан, даст кашидан, гардан тофтан	
Abreise	отъезд	рафтан(и), раҳсипоршави, равонашави, раворавай	
abreisen (nach)	уезжать, уехать (в)	рафтан, баромада рафтан, равона шудан	
Abschied	прощание	видоъ, падруд, хайрбод	
abschleppen	отбуксировать	ядак (етак) кардан	
Absender	отправитель	фиристонанда, фиристонда, роҳикунанда, ирсолкунанда	
abwärts	вниз	ба поён, ба таг, ба зер	
Achtung	внимание	диққат, таваҷҷуҳ, парво, эътибор	
Adresse	адрес	унвон, адрес, табрикнома	
alle	все	хама, тамом	
allein	один , одна , одни	якка ба якка	
alles	всё	ҳамеша, доимо, пайваста	
als	когда, как, чем, нежели	кай, кадом, вақт, чӣ вақт	
also	итак	пас, инак, яъне	http://www.ge-li.de
alt	старый	пир, куҳансол, мӯйсафед; пир будан	
Alter	возраст	син, сол, синну сол	
Amt	управление	идоракуни, роҳбари	
an	при, у	дар назди, дар пеши, дар наздикии, дар хузури, дар пешгоҳи....	
anbieten	подносить, поднести	бардошта наздик кардан	
andere, der die das die	другой, другая, другое, другие	дигар	

ändern	передельвать, переделатъ	дигаргун кардан, аз нав сохтан, дубора сохтан, аз нав кор кардан
anders	по-другому	дигар хелтар (навътар), ба таври (ба тарзи) дигар
Anfang	начало	ибтидо, сар, аввал
anfängen	начать, начинать	сар кардан, сар шудан, омадан
Angst	страх (strach)	тарс, ваҳм, ҳарос, бим, хавф; хеле, бисъёр, аз хад зиёд, бениҳоят
anhalten	останавливаться, остановиться	боздошта (нигоҳ дошта) шудан
ankommen	прибывать, прибыть	омадан, восил шудан, расидан, омада расидан, ворид (дохил) шудан
Ankunft	прибытие	омадан(и), омада расидан(и), вуруд, вусул, ворид (дохил) шудан(и)
Anmeldung	прописка	қайд (сабт) кардан(и), кайд (сабт) қунондан(и)
Anreisetag	день прибытия	рузи омаднро http://www.ge-li.de/Tadschik/
Anruf	звонок	занг, ҷарас, зангӯла
anrufen	звонить, позвонить	занг задан, ноқӯс задан; суханчини кардан, овоза паҳн кардан; ба телефон ҷеғ задан, телефон кардан
Anschrift	адрес	унвон, адрес, табрикнома
anstatt	вместо	ба ҷои, ба ивази, ба бадали
anstrengend	утомительный	пуразоб, пурмашаққат, дилгирунанда, хастакунанда
antworten	отвечать, ответить	масъул (ҷавобгар) будан (шудан)
Apotheke	аптека	дорухона, доруҳо
Appetit	аппетит	иштиҳо
arbeiten	работать	кор (меҳнат) кардан; омӯхтан, тадқиқ кардан
ärgern, (über)	сердиться, рассердиться (на)	қаҳр кардан, ба хашм омадан; хафа шудан, ранчидан
arm	бедный	камбағал(она), кашшок(она), бенаво, бечора, мискин, фақир
Arzt	врач (wratsch)	духтур
Atmen; Atem, Odem	дыхание	нафаскашӣ, нафас, нафасгирӣ, дам
auch	тоже	инчунин, ҳамчунин, ҳам, низ
auf	на	ба, ба рӯи., ба болои, бар;
Aufenthalt, (-unterwegs)	пребывание, (остановка)	бошиш, истиқомат, будан(и), истодан(и)
Auferstehung	воскресение	нушур, эҳё, руҳан зиндашавӣ, таҷаддуд
aufgeben (Gepäck, Post)	сдавать, сдать	супурдан
aufhören	переставать, перестать	бас кардан, қатъ (тамом) кардан, даст кашидан
aufpassen (auf)	присматривать, присмотреть (за)	назорат (нигоҳубин, ниғаҳбони, парастори) кардан; тағи чашм кардан
aufstehen	вставать, встать	нахеста, пайваста, бефосила
Augenblick	мгновение	лаҳза, дам, он
aus	из, кончено, выключено	аз
Ausfahrt	выезд	баромадан, равонашавӣ, кучидаравӣ, раҳсипоршавӣ, азимат
Ausflug	экскурсия	экскурсия, саёҳат
ausfüllen	пополнять, пополнить	пур (пурра) кардан, такмил додан, зиёд (мукамал) кардан
Ausgang	выход	баромад, баромадан(и)
Auskunft	справка	хабаргири, пурсиш, маълумотгири
Ausländer/in	иностранец иностранка	хориҷи, аҷнаби
außen	снаружи	аз берун http://www.ge-li.de
außer	кроме	ба ғайри..., ба ғайр аз; ба ҷуз
außerdem	кроме того	илова бар ин, ба ғайр аз ин
Aussicht	вид	манзара http://www.ge-li.de/Tadschik/
aussprechen	произносить, произнести	талаффуз кардан, гуфтан http://www.ge-li.de/Tadschik/
aussteigen	выходить, выйти	ру ба чизе будан
Ausweis	документ	ҳуҷҷат, санад
Auto	автомобиль	автомобиль
Baby	младенец	қӯдак, бача, тифл
Bahnhof	вокзал	вокзал
bald	скоро	тез, зуд http://www.ge-li.de/Tadschik/
Bank (Kasse, Sitz-)	банк, скамейка	банк, нимкат, харак
Bar	бар	бар, парма, пастоб
Baum	дерево	дарахт; чуб, тахта
beachten	обращать, обратить внимание	гардондан, нигарондан, равона кардан
Beanstandung	рекламация	шикоят, эътироз; рекламация
beantworten	отвечать, ответить	масъул (ҷавобгар) будан (шудан)
bedeuten	значить	яъне, пас, аз ин мебарояд ки..., маълум аст ки..., ғӯед

Bedienung	обслуживание	хизмат (дастьёри) кардн(и), кор кардан(и)
beenden	кончать, кончить	тамом кардан, ба анҷом (ба итмом) расондан, анҷом (хотима) додан, хатм кардан, ба поён расондан
befinden	находиться	воқеъ будан, будан, ёфта шудан
befreien	освободить	озод кардан, раҳонидан, начот додан, сар додан
befreundet sein mit	дружить с	дусти кардан, дуст будан http://www.ge-li.de/Tadschik/
befürchten	опасаться	тарсидан, хавотир кашидан
begegnen	встречать, встретить	ру ба ру шудан, вохурдан, дидан; пайдо кардан, ёфтан; пешвоз гирифтан, истиқбол кардан
beginnen	начинать, начать	сар кардан, сар шудан, омадан
begleiten	проводать, проводить	гусел кардан, гуселондан
begrüßen	приветствовать	салом додан (гуфтан) салому алек кардан, вохӯрди кардан
behalten	удерживать, удержать	доштан, нигоҳ доштан (боздоштан)
Behörde	учреждение	барпо (ташқил, таъсис) кардан(и); идора, муассиса, ташқилот
bei	у	дар назди, дар пеши, дар паҳлуи; бо хамроҳии...
beide	оба, обе	ҳар ду
Beileid	соболезнование с	ҳамдарди, таъзия
Beispiel	пример	мисол, назира
beißen	кусать, укусить	газидан ; сўзондан , хорондан ; буридан (бо анбӯр)(techn.)
beklagen, s. (über)	жаловаться (на)	шикоят кардан, нолидан
belästigen	приставать (к)	часпидан, ҷафс шудан
beleidigen	обижать, обидеть	ранҷондан, озор додан
benachrichtigen	уведомлять, уведомить	огоҳи додан, огоҳ (хабардор) кардан
benötigen	нуждаться (в)	мӯҳтоҷи кашидан, мӯҳтоҷ (камбағал) будан
benutzen	употреблять	истеъмол кардан, истифода кардан (бурдан), ба кор бурдан
Benzin	бензин	бензин http://www.ge-li.de
Berg	гора	куҳ
Beruf	профессия	касб, ҳунар, пеша, ихтисос, шуғл
beruhigen, s.	успокаиваться, успокоиться	хотирчамъ карда шудан; тасалло (таскин) дода шудан; ором шудан
beschädigen	повреждать, повредить	зарар (офат) расондан, осеб овардан, зиён расондан (овардан)
bescheinigen	свидетельствовать (о)	шоҳид шудан, гувоҳи (шаҳодат) додан
beschließen	решать, решить	қарор додан, ба хулоса омадан; қарор кардан (баровардан)
beschweren, s. (über)	жаловаться (на)	шикоятнома навиштан; хабаркаши кардан
besetzt	занятый	ишғол кардашуда, тасарруф кардашуда, гирифташуда; банд, машғули қор
Besichtigung	осмотр; экскурсия	тамошо, тамошо кардан(и); муоина, тафтиш
besitzen	владеть	соҳиб будан, тасарруф кардан, дар ихтиёр доштан; ба даст гирифта тавонистан
Besitzer, in	владелец, владелица	соҳиб, соҳиба; молик, молика; доранда, =
besorgen	доставать, достать	(что) гирифтан, баровардан, берун овардан; (до кого-чего) расидан, расондан
bestätigen	подтверждать, подтвердить	тасдиқ (собит, таъкид) кардан, далел овардан, шаҳодат додан
Besteck	прибор	асбоб
Bestellung	заказ	манъ, қадаған, супориш, фармоиш, заказ
besuchen, jdn	посещать, посетить	ба дидани, рафтан, омадан, ба тамошо рафтан; рӯй (рух) додан
Betrag	сумма	ҳосили ҷамъ
betreten	входить, войти	дахл доштан, дар назар доштан
betrinken	напиваться, напиться	нӯшидан, ташнагиро шикастан; нӯшида маст шудан
betrügen	обманывать, обмануть	фиреб додан, фанд кардан, фирефтан
betrunken	пьяный	маст, сархуш; мастона; масткунанда; сармаст
Bett	кровать	кат, кровать http://www.ge-li.de/Tadschik/
Bewohner, in	житель, -ница	сокин, истиқоматкунанда, аҳл, бошанда
bewusstlos	бессознательный	беҳуш, мадҳуш, беҳис; беихтиёр, беидрок(она)
bezahlen	платить, заплатить	пул додан, пардохтан, адо кардан
Bild (Gemälde; Foto)	картина; снимок	сурат, расм, лавҳа ; манзара, тасвир ; суратзеб, кори калон, бисъёр зебо ; намоиш (Theater); кинофильм, кинокартина

billig	дешёвый	арзон; хушку холи, бемаъни, ночиз, беаҳамият
bis	до	то, то ба; (прежде) пеш аз, то; кариб, тақрибан
bisschen, ein -	немного	кам, камакак, каме, камтар, андак, қадре
Bitte	просьба	хоиш, дархост, илтимос, пурсиш
bitte	пожалуйста	марҳамат, лутфан, марҳамат кунед, илтимос, бифармоед
bitten, jdn um etw -	просить у	хоиш (дархост) кардан, хоستان, пурсидан, илтимос (таманно) кардан
blau	синий	кабуд, нилоби; кабудшуда
bleiben	оставаться, остаться	саломат бошед, саломат монед, хайр (хуб) бошед
Blitz	молния; вспышка	барк, чароғак, оташак
Blume; Blumen	цветок; цветы	гул, шукуфа
Blut	кровь	хун, хеш, хешованди, хешутабори; хеши наздик (verwandt); чунс (Herkunft); кушиш, куштор, қатл, хунрези, одамкуши; феъл, хулқ, хӯ
Boden	пол	чинс, чинсият
Boot	лодка	қаиқ, заврақ http://www.ge-li.de/Tadschik/
böse	злой	бад, шарир; бадқаҳр, хашмгин; газанда; азиятдиҳанда; саҳт
Botschaft	послание; посольство	сафорат; сафоратхона, элчихона
Botschaft	послание, известие	пайғом, паём, нома
Brand	пожар	сӯхтор, оташ
brauchen	нуждаться (в), нужный	мӯҳтоҷи кашидан, мӯҳтоҷ (камбағал) будан
brechen	ломать, сломать	шикастан, кафондан
breit	широкий	васеъ, фарох, сербар; кушод
brennen	жечь	сухтан, сузондан, оташ задан
Brief	письмо	хатнависи, кобилияти навиштан, хату савод
Brieftasche	бумажник	қапчук, ҳамён; корманди саноати қоғазбарори
Brille	очки	айнак
bringen	приносить, принести	овардан, расонидан; зойдан; расондан,
Bruder	брат	бародар; ака; додар, ука, уко,
Buch	книга	китоб
Bucht	бухта, залив	халич; дастаи арғамчин
Buchung	заявка	арз, тақозо, дархост, талаб, даъво, хабар; талабнома
Büro	бюро	бюро
Café	кафе	қаҳвахона
Camping	кемпинг	кемпинг (лагери махсусбарои автотуристонҳо)
Chef	начальник	сардор
Cousin	кузен	писари амак, амакбача; писари амма, аммабача; писари тағо, тағобача; писари хола, холабача /
Cousine	кузина	духтари амак, амакбача; духтари амма, аммабача; духтари хола, холабача
da	там (dort); тогда (dann); так как (weil)	дар он ҷо, он ҷо; баъд, сонӣ
dafür sein	быть за	тарафи касеро гирифтан, касеро тарафгири кардан
dagegen sein	быть против	ру ба ру, дар тарафи муқобил
daheim	дома	дар хона (eigenes); дар ватан, дар диёри худ (Heimat)
daher	оттуда (von dort); поэтому (deshalb)	аз он ҷо, аз ҳамон ҷо бинобар ин
damals	тогда	он вақт, он гоҳ, дар он сурат, дар он вақт; баъд аз он, пас аз он, сипас
Dame	дама	бону, хонум; зан (Frau); зани шавҳардор (Ehefrau); зан (beim Tanzen), духтар; модка
danach	потом	баъд, сипас, пас, сонӣ
danken	благодарить	миннатдори (сипосгузори) кардан, ташаккур (раҳмат) гуфтан
dann	тогда; потом (danach)	он вақт, пас, он гоҳ
Datum	число	таърих, рӯз
Dauer	продолжительность	давом, давомнокӣ, давомот, тӯл (тӯлони) будан(и), муддат
dauern	продолжаться	давом ёфттан (доштан), давом кардан, идома ёфттан, тӯл (кашидан)
Decke	одеяло (Bett); потолок (Zimmer)	кӯрпа, кампал
defekt	испорченный	вайрон (хароб) кардашуда, оз кор баровардашуда; вайрон, ганда, хира; бад, ганда, ногувор; расво, бадахлоқ(она)
dein(e)	твой / твоя / твоё	..ту, аз они ту; моли ту, чизи ту, ҳаққи ту; аҳли хонадони ту; шавҳар
denken an	думать о	фикр (андеша) кардан, ба фикр фуру рафтан, мулоҳиза намудан;

denn	потому что (weil)	барои он, аз он сабаб, зеро ки, чунки
deshalb	поэтому	бинобар ин, ба ҳамин сабаб, аз ин ҷиҳат, чунончи, аз ин ваҷҳ
Deutsche, der/die -	немец / немка	немис
Deutschland	Германия	Германия, немис http://www.ge-li.de
dich	тебя	ту
dick	толстый	ғафс; фарбех, тануманд, чорпахлу; (о голосе, звуках) паст
Diebstahl	кража	дузди, ғорат
Dienstag	вторник	сешанбе, рузи сешанбе
diese(-r, -s)	этот / эта / это / эти	ин, ҳамин
Ding	вещь	бор, бору бун, молу мулк, лоқу пар, кола, амвол
dir	тебе	ту
Direktor/in	директор	мудир, директор
Diskothek	дискотека	махзани қартаҳо; маҳфили ҷавонони мусикидӯст; дискотека
doch	всё-таки (jedoch)	бо вучуди ин (он), ба ҳар ҳол; қатъи (сарфи) назар аз он ки...
Doktor	доктор	духтур, табиб; доктор
Donnerstag	четверг	панҷшанбе
doppelt	двойной	дутаги, дуқабата, дугона; ду баробар зиёд, дучанд
Dorf	деревня, село	деҳа, деҳ, қишлоқ, русто; мардуми деҳа (қишлоқ), аҳолии деҳа (қишлоқ), деҳқонон
draußen	на улице (im Freien)	беҷой, бемакон, бехона
drin, drinnen	внутри	дарун, дар дарун, дар дохил, андарун
dringend	спешный (eilig)	фаврӣ, таъҷилӣ, бошитоб, зуд
Drogerie	галантерея	чарчинвори, чарчинвориҳо; дӯкони чарчинфурӯши, дӯкони чарчинвори (Geschaefft)
du	ты	ту http://www.ge-li.de
dumm	глупый	аҳмақ(она) аблаҳ(она), беақл, бефаросат, кундфаҳм; нодон, содда, соддалавҳ, гӯл; аҳмақона, аблаҳона; фач; беҷо, бемаврид
dunkel	тёмный	тира, торик; сиёҳ, сиёҳча, сиёҳтоб; мубҳам, норавшан, номафҳум
dünn	тонкий ; худой (Mensch)	борик, тунук, маҳин; нозук; моҳирона; хуштаъм; зариф, латиф, нафис
durch	через, через	аз, аз миёни..., аз байни..., аз болои
Durchreise	проезд	гузаштан(и), рафту омад, убур
durchschnittlich	средний, в среднем	миёна, мобайнӣ; одмиёна; тахминӣ
dürfen	можно	мумкин, мумкин аст
Durst	жажда, хотеть пить	ташнаги; хоҳиши зиёд, орзу, шавқ
eben	ровны; как раз	хамвор, тахт, текис; рост; якхела, як хел; мунтазам, мураттаб, мавзун
Ebene	равнина	дашт
echt	настоящий	ҳозира, ҳозири, кунуни
Ecke	угол	кунҷ, гӯша, зовия, бурҷак; хамгашти кӯча; хона, манзил, макон; маҳал
Ehe	брак	брак, нуқсон, сақат (маҳсулоти нуқсондор)
Ehefrau	жена	зан, ҳамсар завҷа; заиф(а), занак
Ehemann	муж	шавҳар, шӯи
Ehepaar	супруги	зану шавҳар, зану шӯӣ
Ei	яйцо	иухм, ҳуҷайра
Eigenschaft	свойство	хусусият, хосият, сифат, хислат
Eigentümer/in Besitzer	собственник/собственница	молик, мулкдор, соҳиби мулки хусусӣ; мулкпараст
eilig	спешный	таъҷилӣ, фаврӣ, бошитоб, зуд
ein	один	як; танҳо, худ, тоқа, якка, фард, воҳид; ягона, фақат
Einfuhr	ввоз	кашонда даровардан(и); воридот, импорт
Eingang	вход	даромадан(и), дохилшави (Bedeutung); даромадгоҳ, роҳи даромад, дари даромад (Ort)
einige	несколько	якчанд, чанде, чанд
einigen, s. -	соглашаться / согласиться	розигӣ додан, розӣ шудан; қабул (эътироф) кардан; қарор кардан
einkaufen	покупать / купить	харидан, харид кардан; харида гирифтан
einladen	приглашать / пригласить	даъват (таклиф) кардан, ҷеғ задан, хондан, хостан
einmal	раз ; однажды (einst)	бор, мартаба, дафъа, карат; вақте, боре, замоне; як бор, як дафъа
einreisen	въезжать / въехать	даромадан (савора); боло баромадан (савора); сокин шудан (поселиться), ҷой гирифтан
eins	один, раз	як http://www.ge-li.de/Tadschik/
einsam	одинокий	якка, тоқа, танҳо
eintreten	входить / войти	бе пурсиш даромадан манъ аст; дахл доштан, дар назар доштан
Eintrittskarte	входной билет	билет ... и даромад,и даромадгоҳ

Einwohner/in	житель / жительница	сокин, истиқоматқунанда, аҳл, бошанда
Eisenbahn	железная дорога	роҳи оҳан http://www.ge-li.de
Elektrohandlung	магазин электротоваров	магазини электротоваров
Eltern	родители	падару модар, волидайн
Empfang	приём	гирифтан(и), қабул қардан(и), даровардан(и); хўрдан(и), нўшидан(и)
Empfänger	получатель	гиранда, даръёфтқунанда
empfehlen	советовать	маслиҳат (машварат) додан, тавсия қардан, салоҳ донистан
Ende, Schluss, Schluß	конец	охир, поён, интиҳо, итмом, тамом
enden	кончатся / кончиться	тамом шудан, ба охир (ба итмом, ба поён, ба интихо) расидан, хотима ёфтан ; мурдан
endgültig	окончательный	охирин; комил, тамом, пурра, куллий
endlich, vergaenglich	конечный	охирин, вопасин
englisch	английский	англиси, ...и англисҳо, ... и Англия
Enkel / in	внук / внучка	набера; авлод
entgegengesetzt	противоположный	муқобил, рўба рў
entlang	вдоль	ба дарози, ба қад, қад-қади
entscheiden, s.-	решать(ся) / решить(ся)	қарор додан, ба хулоса омадан
Entschluss	решение	қарор қардан(и), халқунӣ, ҳал; хулоса; ҳукм; ҳал оқибат
entschuldigen, (s.)	извинять(ся) / извинить (ся)	афв қардан, маъзур донистан (доштан, шуморидан), бахшидан / узр хостан (пурсидан), афв талабидан
Entschuldigung	извинение	узр, афв, маъзарат; узрпурси, афвпурси, афвталаби, узр пурсидан, маъзарат хостан; маъзур доштан(и), маъзур донистан(и)
enttäuscht	разочарованный	ноумед (маъюс, дилхунук) қардашуда; ноумед(она), маъюс(она)
entweder ... oder или ... или	ё.....ё
entwickeln	проявлять / проявить	ошқор қардан, зоҳир (изҳор) қардан, нишон додан, намоеён қардан
er	он	ӯ, вай, он
Erde	земля	Замин (Planet); хушки, замин (trockenes, festes Land); замин, хок (Boden, Grund); рӯи замин, замин (Oberflaeche); замин (Territorium); сарзамин (Land); диёр, хок ; замин, таҳранг (Ton, Gewebe)
Ereignis	событие	воқеа, ҳодиса, рӯйдод
erfahren	узнавать / узнать	донистан, шинохтан, фаҳмидан, хабардор шудан; тасаввур ҳосил қар
erfreut (über)	рад / рады	ҳозир, тайёр
Ergebnis	результат	натиҷа
erhalten	получать / получить	гирифтан, даръёфт қардан, ба даст овардан
erinnern	напоминать / напомнить	ба ёд овардан , хотиррасон қардан , ба хотир расондан , ба ёд андохтан
erkennen	узнавать / узнать	донистан, ; тасаввур ҳосил қардан, дониста гирифтан; чашидан
erklären	объяснять / объяснить	эзоҳ (шарҳ) додан , баён (маънидод) қардан , таъбир (тафсир) қардан
erkundigen, s. -	справляться / справиться	гузарондан, қардан; харидан, дўзондан, созондан, тараддуд қардан
erlauben	разрешать / разрешить	руҳсат (ичозат) додан; ҳал қардан, яктарафа қардан,
Erlaubnis	разрешение	руҳсат додан(и), ичозат додан(и); ҳал, ҳалқунӣ, яктарафақунӣ
erledigen	выполнять / выполнить	ичро (адо) қардан, ба анҷом расондан, ба чо овардан; кашидан, сохтан
Erloeser	спаситель	Исо, Масеҳо, Наҷотдиҳанда
Ermäßigung	льгота	имтиёз , сабуки
ernst	серьезный	чиддӣ, мулоҳизакор(она)
erreichen	достигать / достигнуть	расидан, рафта расидан, омадан; расидан, то ҳадде расидан; комъёб шудан, ноил шудан, расидан
Ersatz	замена	иваз (бадал) қардан(и); иваз, бадал
erschöpft	усталый	мондашуда, кўфташуда, монда, шалпар, хаста
erschrecken	пугаться / испугаться	тарсидан, ваҳмидан, рамидан, хўсидан
ersetzen	заменять / заменить	иваз (бадал) қардан, дигар қардан; чо гирифтан
erst	сперва	аввал, аввалан, аз аввал
Erwachsen(er)	взрослый	болиғ, қадрас, калон
erzählen	рассказывать / рассказать	ҳикоя (нақл) қардан, гуфтан, гуфта додан
Erziehung	воспитание	тарбия, парвариш; одоб, тамиз, фаросат, маърифат, таҳзиб
es	оно	ӯ , вай , он ; ин , ҳамин
es gibt	есть	аст, ҳаст; будан, шудан;
essbar	съедобный	хурданбоб, хўрданӣ; бамаза, хуштаъм
Essen	еда	хўрок, таом, ғизо

essen	есть	хўрдан, тановул кардан; буридан, сўзондан; занг задан; безор кардан, ба чон расондан, гўшу майнаи касеро хўрдан, рўз нишон надодан
etwa	приблизительно	тақрибан, тахмипан, қариб http://www.ge-li.de/Tadschik/
etwas	что-нибудь	чизе, ягон чиз
euch	вас	шумоён http://www.ge-li.de
euer / eure	ваш / ваша / ваше / ваши	...и шумо, -атон (-ятон), аз они шумо; чизи (моли) шумо; аҳли хонаи шумо, аҳли хонаводаатон ; ...и Шумо (Briefende)
Europa	Европа	Европа
Europäer/in	европеец / европейка	европои, аврупои, аҳли Европа / европоизан, европоидухтар, зани (духтари) европои
Fabrik	фабрика, завод	фабрика; тофтан(и); тоб; фанар; завод
fahren	ездить, ехать, поехать	рафтан, рафтуо (гардиш, сафар) кардан (савора); ронда (идора карда) тавонистан; омадан; лағжидан, ғечидан
Fahrkarte	билет	билет
Fahrplan	расписание	чадвал
Fahrrad	велосипед	велосипед
Fahrt	езда	рафтан(и), рафтуо кардан(и) (савора)
fallen	падать, упасть	афтидан, афтодан, ғалтидан, рехтан; боридан
falsch	неправильный	нодуруст
Familie	семья	оила, хонавода, хонадон
Familienname	фамилия	оила, хонавода; фамилия
Farbe	цвет ; краска (Mal-)	ранг
faul	гнилой ; ленивый(traege)	пўсида, тосида, гандида (z.B. Holz); нам, сербориш (Wetter); ғалат, завольёфта
Fehler	ошибка	хато, саҳв, иштибоҳ, ғалат
Feiertag	праздник	ид, чашн, тантана
Feld	поле	дашт, саҳро; киштзор, мазраа
Fels	скала	харсанг, шух, саҳра
Fenster	окно	тиреза, дарича
Ferien	каникулы	таътил
Ferienhaus	дача	дача, боғ, боғот
Ferngespräch	междугородный разговор	гуфтугўи байни шаҳрҳо
fertig	готовый	тайёр, ҳозир, омода; моил; пухта
Fest	праздник	ид, чашн, тантана
fett	жирный	равғанин, сerratған; фарбех, равғанзеркарда; зўр, бардам, хуб; равғани, ...и равған; ғафс
feucht	сырой	нам, тар, мартуб, рутубатдор, заҳ
Feuer	огонь	оташ , олав
Feuerlöscher	огнетушитель	оташкушак , оташхомўшукунак , сўхторхомўшукунак
Film	плёнка (Foto); фильм	парда, пардача, шух, қаймоқак
finden	находить, найти	ёфтан, пайдо кардан, кофта ёфтан, кашф кардан
Firma	фирма	ширкат
Fisch	рыба	моҳӣ
Flasche	бутылка	шиша, суроҳи; бутылка http://www.ge-li.de/Tadschik/
Fleisch	мясо	мушак , мушакҳо
Fliege	муха ; бабочка (Schlips)	мағас ;
fliegen	летать, лететь/полететь	паридан , парвоз кардан (Flugzeug); тез ҳаракат кардан ; шитобон роҳ рафтан , давидан , тохтан
fließen	течь	шоридан, рехтан, чорӣ шудан (будан), равон шудан; чакидан; гузашт
Flug	полёт	парвоз
Flughafen	аэропорт	аэропорт
Flugzeug	самолёт	самолёт http://www.ge-li.de
Fluss	река	дарьё, наҳр, рўд
folgen	следовать, последовать	рафтан
fordern	требовать	талаб (иддао, тақозо) кардан, хоستان
Formular	бланк, формуляр	бланк
fort	прочь	ба як тараф (сў), ба канор, дур
fortsetzen	продолжать/продолжить	давом (идома) додан, давом кунондан; тўл (кашол) додан
Foto	фотография, снимок	сурати фотография, акс
fotografieren	фотографировать	сурат гирифтан
Frage	вопрос	суол, савол, пурсиш

fragen	спрашивать/ спросить	пурсидан, савол додан; мурочиат кардан; талабидан; чеғ задан
frankieren	наклеивать/ наклеить марку	часпондан , ширеш кардан / ба конверт марка часпондан
Frau	женщина; госпожа	заиф(а), занак
Fräulein	девушка; госпожа	духтарча, духтарак; хонум, бону, оим, бегим
frei	свободный	озод
freilich, allerdings, gewiss, selbstverstaendlich	конечно	албатта, бешубҳа, худ аз худ маълум
Freitag	пятница	чумъа, одина
fremd	чужой; незнакомый; приезжий	аз они каси дигар, бегона, ғайр
Fremde, der/die	иностранец/ иностранка	хориҷи, аҷнаби
Fremdenführer	гид, экскурсовод	сафарнома
Freude	радость	хурсандӣ, шодӣ, хушнудӣ, шодмонӣ, хушӣ
freuen,s.	радоваться	хурсанд (шод, хушнуд) шудан
Freund/in	друг/ подруга	дӯст, ёр, чӯра; тарафдор, дӯстдор, пайрав, ишқбози чизе /
freundlich	любезный	навозишкор , меҳрубон(она), дӯстдор ; азиз , муҳтарам ; маъшук , маҳбуб ; маъшуқа , маҳбуба
Freundlichkeit	любезность	навозиш , меҳрубони , дӯстдори , илтифот
Friede	мир	иттифоқ , розиги , тифоқи , соз будан(и)
frieren	холодно (jdm ist kalt)	дилхунукона, дилсардона, дилу бедилон; сард (хунук) пст
frisch	свежий	нав, тоза, тар, тару тоза, ботароват, тароватнок;салқин, хунук, сард
Frisör	парикмахер	сартарош, устои сартарош
froh	весёлый, рад, радостный	хушҳолкунанда, хандаовар; шод, шодмон, хурсанд,
früh	ранний, рано	барвақт, барвақтӣ, бармаҳал
früher	раньше	пештар, барвақттар, пеш аз муҳлат, пеш аз муддат
Frühstück	завтрак	ношито, ноништа, наҳори, чоштгоҳи
fühlen	чувствовать	ҳис кардан
Führer/in	гид	роҳнамо, роҳбалад
Führerschein	водительские права	хуқуқи (ҳуччати) ронандаги
Fundbüro	стол находок	шўъбаи чизҳои ёфташуда
funktionieren	работать	кор (меҳнат) кардан; омўхтан, тадқиқ кардан
für	для, за	барои..., аз барои..., ба хотири..
fürchten	бояться	тарсидан, ваҳмидан, бим доштан, ҳаросидан; хавф бурдан, хавотир шудан; вайрон шудан, тоб наовардан
fürchterlich	страшный	даҳшатнок, даҳшатангез, мудҳиш, ҳавлноқ; хатарнок,хавфнок; сахт
Gabel	вилка	чангча, чангол; вилка (mech.)
Gang	коридор; проход (Auto)	коридор, роҳрав, долон
ganz	целый, совсем, весь, вся, все	ҳама, тамом, деҳа, кишлок
Garage	гараж	гараж
Garantie	гарантия	кафолат, замонат, гарав
Garten	сад; огород (Gemuese)	боғи
Gast	гость , гостя	меҳмон; хабари; савдогари аҷнаби
Gastgeber/in	хозяин, хозяйка	соҳиб, хўҷаин; женск
Gasthaus	ресторан	ресторан http://www.ge-li.de/Tadschik/
Gebäude	здание	бино, иморат
geben	дать, давать	бахшидан
Gebirge	горы	кӯҳҳо, кӯҳистон, кӯҳсор
geboren	рождённый	зоидашавӣ, таваллудшавӣ, таваллудёбӣ, ба вучуд омадан
Gebühr	плата, сбор	музд, ҳақ http://www.ge-li.de
Geburtsdatum	дата рождения	таърих, сана
Geburtsname	девичья фамилия	хонаи духтархонаҳо фамилия
Geburtsort	место рождения	ҷои таваллуд
Geburtstag	день рождения	рӯзи таваллуд
Gedanke	мысль	фикр , ақл , тафаккур http://www.ge-li.de/Tadschik/
Gefaengnis	тюрьма, зона	хабсхона, тюрма, зиндон
gefährlich	опасный	хатарнок, хавфнок, хатарангез, хавфангез, таҳлукаовар
Gefallen	удовольствие (Wohl-)	хурсандӣ, лаззат, зав; ҳузуру ҳаловат, кайф, нашъа, роҳат, фараҳ
Gefühl	чувство	ҳис, ҳиссиёт ; эҳсос
gegen	против	(дар) рӯ ба рӯи..., (дар) муқобили
Gegend	край	мамлакат , кишвар , ватан , сарзамин
Gegenteil	противоположность	муҳолифат, муқобилат, зиддият, муҳолиф (муқобил) будан(и)

geheim	тайный	махфй, пинҳонӣ, ниҳонӣ, пушида ; пинҳонӣ
gehen	уйти	рафтан, равон(а) шудан; гурехтан, халос шудан
gehen	идти, ходить, работать (funktionieren)	рафтан, гаштан
gehören	принадлежать	тааллуқ доштан, мутааллиқ будан
Geist	дух	руҳ, чон, ҳол, ҳолат
Geistlicher	священник	кашиш, поп, рӯҳонӣ
gelb	жёлтый	зард; заҳир; вичдонфурӯш, хоин
Geld	деньги	пул; маблағ, сармоя (Kapital)
Geldbörse	кошелёк	қапчуқ , ҳамён ; пул , давлат , сарват
Geldstück	монета	сикка , танга , пул
Geldwechsel	обмен денег	иваз , бадал
Gelegenheit	случай	воқеа, ҳодиса; тасодуф, воқеаи тасодуфӣ; фурсат, маврид, мавқеъ
gemeinsam	совместный, вместе	якҷоя, муштарақ(она), муттафиқ(она); муносиб, мувофиқ
gemischt	смешанный	аралаш кардашуда, омехташуда; дурага; гуногун, ҳар хел, ҳархела
genau	точный	аниқ, саҳеҳ, дуруст, дақиқ; муайян; боинтизом, ботартиб
Generation	поколение	насл, аҳли як насаб, хамсинҳо
Generation	поколение	авлод, аҷдод, насаб, нажд, пушт
genießen	наслаждаться/насладиться	кайф (маза) кардан , лаззат бурдан , хузур (ҳаловат) кардан , айшу ишрат (кайфу сафо) кардан
genug	достаточно	ба қадри кифоя, бисъер, хеле, ба дараҷаи кофи; басанда (бас, кифоя) аст, кофист
Gepäck	багаж	бағоч, бор
geradeaus	прямо	рост, мустақиман
Gericht	блюдо (Speise)	табақ; таом, хӯрок
Gericht	суд,	суд, маҳкама; судьяҳо; алолат; муҳокимаи суд, мурофия; фдлия
gern	охотно	бо чону дил, бо майлу рағбат, бо шавқу ҳавас, бо мароқи том
Geruch	запах	бӯй
Geschäft	дело; магазин (Laden)	кор; магазин; анбор; тирдон; бордон (techn.)
geschehen	случаться/случиться	тасодуф шудан;
Geschenk	подарок	бахшиш, ҳадья, пешкаш, тӯҳфа, армуғон, савғо ти, раҳовард
Geschichte	история	таърих; саргузашт, гузашта; ҳикоя, қисса; ходиса, воқеа
geschlossen	закрытый	пӯшидашуда, маҳкам кардашуда; пӯшида, баста, болопӯш, маҳкам
Geschmack	вкус	маза, таъм; завқ, салиқа, табъ
Geschwindigkeit	скорость	суръат, тезӣ, зудӣ
Gesellschaft	общество	ҷамъият , ҷамоат
Gespräch	разговор	гуфтугӯ, гуфтушунид, гап, сӯҳбат, мусоҳиба; гапзанӣ, гапзанонкунӣ
gesund	здоровый	тандуруст, солим, сиҳат; фоиданок, муфид, созгор (nuetzlich); бардам, тануманд (stark gebaut); калон, бузург, баланд (gross); зӯр, шадид, сахт (stark); мустаҳкам (dauerhaft); дуруст; оқилона ; чолок, усто, моҳир
Gesundheit	здоровье	тандурусти, саломати; сиҳати; аҳвол, ҳол, аҳволи саломати
Getränk	напиток	нӯш , нӯшоки ; маршрут
getrennt	раздельный	алоҳида, ҷудоғона, танҳо
Gewicht	вес	вазн; эътибор, обру
gewinnen	выигрывать/выиграть	бурдан
gewiss	верный	дуруст, рост, саҳеҳ
Gewitter	гроза	раъду барқ; офат, бало, фалокат
gibt, es -	есть	аст, ҳаст; будан, шудан;
Gift	яд	заҳр
Gipfel	вершина	қулла, нуг, сар, теға; ҳадди камол
Gitarre	гитара	гитара
Glas	стекло; стакан; бокал	шиша, оина, обгина; стакан, истакон; қадаҳ, чом, соғар
glauben	верить	бовар кардан (доштан); имон (эътиқод) доштан; бовар доштан
gleich	равный, одинаковый, сейчас (sofort)	баробар
glücklich	счастливый	хушбахт, хуштолеъ, саодатманд, бахтёр; нек, хуш, хушбахтона
Glückwunsch	поздравление	табрик кардан(и), муборакбод (таҳният) гуфтан(и)
Gott	Бог	худо, оллоҳ, яздон, изад, эзид
Gottesdienst	богослужение	ибодат, тоат, намоз
Grab	могила	гӯр , қабр , лаҳад
Grad	градус	дараҷа; зӯри (воҳиди ченкунии зӯрии спирт); ҳадди охир
grau	серый	хокистаранг, хокистарӣ

Grenze	граница	сарҳад, ҳудуд
groß	большой; высокий (hoch); великий (bedeutend)	калон, бузург
Größe	величина; размер (Kleider)	вусъат, бузурги, миқдор, андоза
Großmutter	бабушка	модаркалон, онакалон, биби ; бибиҷон
Großvater	дедушка	бобочон; дед
grün	зелёный	сабзавоти, сабзавотфуруши
Grund	причина	сабаб, вачҳ, боис
grünen, grün werden	зеленеть	сабз (кабуд) шудан, сабзпӯш шудан
Gruppe	группа	гурӯҳ
Grußbotschaft	приветственное послание	номаи табрик, паёми муборакбодӣ, нома, муроҷиатнома, мактуб, насиҳатнома
grüßen	приветствовать	салом додан (гуфтан) салому алек кардан, вохӯрди кардан
gültig	действительный	эйтиборнок, бозэтибор; таъсирнок, таъсирбахш; ҳақиқи, воқеи; асли
gut	хороший, хорошо	нағз, хуб, нек; бало, усто; наздик, қарин; муносиб, шоиста, боадабона
gute	хороший, добрый	нағз, хуб, нек
gütig	добрый	нек, некукор, раҳмдил, меҳрубон; дилнишин, дилписанд, пурмеҳр
Haar	волос	мӯй
haben	у ... (есть), иметь	доштан, дорои чизе будан, соҳиб будан; хостан
Hafen	порт	бандар, бандаргоҳ, лангаргоҳ; шаҳри бандарӣ
halb	половинный	нимӣ, нисфӣ
Hallo!	Привет !	салом, пайғом, табрик
halten	держать; останавливаться	доштан, даст гирифтан; нигоҳ доштан; боздоштан, нигоҳ доштан;
Haltestelle	остановка	нигоҳ доштан, боздоштан
hart	твёрдый	сахт, шах; устувор, қатъӣ, матин, собитқадам, мустаҳкам; дуруст
hässlich	некрасивый	безеб , баднамо , бадафт
häufig	частый, часто	зич, чафс
Haus	дом	хона, ҳавли, бино, иморат; хона, манзил, бошишгоҳ, истиқоматгоҳ (Wohnung); хоҷаги, корҳои хона, қору бори рӯзгор (zu Hause); оила, хонавода, хонадон, аҳли хона (байт); сулола, хонадон, хонавода (hist.)
Hausbesitzer	домовладелец	соҳиби хона (ҳавли), ҳавлидор
hausgemacht	домашний	...и хона, хонаги; ...и рӯзгор, ...и хонавода, ..и хона
heilig	святой	муқаддас
Heimat	родина	ватан, диёр
Heimreise	возвращение домой	ба хонагашта омадан(и)
heiraten	жениться, выходить замуж	зан гирифтан, хонадор шудан
heiß	горячий, жаркий (Wetter)	гарм, чӯшон, тафсон, сӯзон; пурчӯшу хурӯш, гарму чӯшон, оташин, пурҳарорат, тундмизоч, оташинмизоч; авчи, долу зарб (Zeit)
heißen	зовут; называться	ном доштан; номида шудан
Heizung	отопление	гарм кардан(и)
helfen	помогать/помочь	ёри додан (расондан), ёрмандӣ (кӯмак) караан, мадад расондан
hell	светлый	равшан, пурнур, тобон, мунаввар, чилодор, ялаққосӣ; кушодаранг
hereinkommen	входить/войти	бе пурсиш даромадан манъ аст; дахл доштан, дар назар доштан
Herr	господин	ҳоча, соҳиб, хучаин, қаноб, оқо
Herrlichkeit	великолепие, величие	шуқуҳ, хашамат, шавкат, азамат
Herz	сердце	дил, калб
heute	сегодня	имрӯз
hier	здесь	[дар] ин ҷо; дар ин маврид, дар ин сурат (in diesem Fall)
Hilfe	помощь	ёри, ёрмандӣ, мадад, имдод, кӯмак
Himmel	небо	осмон, фалак, http://www.ge-li.de
hinein	внутри	ба дарун, дарун
hinlegen	класть/положить	мондан, гузоштан, ниҳодан
hinsetzen, s.-	садиться/ сесть	нишастан, шиштан; савор шудан; машғул шудан; ҳабс шудан
hinter	за , позади	аз, ба
Hirt	пастух, пастырь	чупон, шубон; подачӣ, подабон; кашиш, роҳбари гурӯҳи диндорон
hoch	высокий	баланд; қаддароз, қадбаланд; фаровон, зиёд (Prozent); аъло, баланд; фаҳри, ифтихори; оли; олиқадр, муҳтарам; начиб; мутантан, дабдабанок
Hochzeit	свадьба	тӯй, тӯи арӯсӣ

hoffen	надеяться	умед доштан , умедвор будан , умед бастан
höflich	вежливый	боадаб, боназокат, хушмуомила
Höhe	высота	баланди, иртифоъ; боло; бузурги; дараҷа, савия; теппа;
Holz	дерево	чуб, тахта
Honorar	гонорар	ҳаққи қалам
hören	слышать/ услышать	шунидан, шунавидан; қувваи сомеа доштан; бохабар будан; ҳис кард
Hotel	гостиница	меҳмонхона
hübsch	красивый	хушрӯ , зебо , соҳибчамол ; хушовоз (wohlklingend), хушоҳанг , форам ; хуб (Handlung), себо , болатофат , пурмазмун (Leben); зоҳиран хушрӯ , хушку холи (Worte)
Hügel	холм	теппа, тал, пушта
Hund	собака	сағ, кучук
Hunger	голод	гуруснаги, гушнаги; қаҳти, хушксоли, гуруснаги; камъёби, ноёби
hungrig	голодный	гурусна, гушна
Hütte	хижина	кулба, коза
ich	я	ман, ёё http://www.ge-li.de/Tadschik/
Ideal	идеал	идеал, мақсади оли; тимсол; орзу, орзуи дил, ормон
Idee	идея	идея, ғоя, мафкура, фикр, ақида; фикри асоси, ният, андеша
im Stande sein	(быть) в состоянии	тавонистан, қобил будан
Imbiss	закуска	хӯриш, газак, нуқл
immer	всегда	ҳамеша, ҳама вақт, доим, доимо, мудом
in	в	ба
inbegriffen	включённый	дохил карда истода, дохилкунон; ҳамчунин, ҳисоб карда, аз (дар) он ҷумла
informieren	информировать(ся)	ахборот (маълумот) додан, хабардор (вокиф) кардан, информация додан ; ахборот (маълумот) гирифтан, хабардор (вокиф) шудан, информация гирифтан
Inhalt	содержание	таъмин(и), нигоҳ доштан(и), тарбиякунӣ; парваридан(и)
innen	внутри	дар, дар даруни ..., дар дохили ..., андаруни ...
innerhalb	внутри; в течение (zeitl.)	дарун
Insekt	насекомое	ҳашарот
Insel	остров	ҷазира
interessieren	интересовать(ся)	ҳаваснок (рағбатнок) кардан, диққатро ҷалб кардан шавк овардан ; ҳавас (рағбат) кардан, ҳавас (шавқ) доштан
international	международный	байналхалқи
irren	ошибаться/ошибиться	хато кардан
Irrtum	ошибка	хато, саҳв, иштибоҳ, ғалат
ist	быть	мавҷуд будан, вуҷуд доштан, будан, шудан,
Jahr	год	сол; синну сол; солҳо; айём, даврон, овон
Jahreszeit	время года	фаслҳои сол
jedem	каждый	ҳар, ҳар як, ҳар кадом; ҳар кас
jeder	каждый	ҳар, ҳар як, ҳар кадом; ҳар кас
jedesmal	каждый раз	ҳар бор
jemand	кто–нибудь	ягон кас , касе , ҳар касе , ки бошад
Jesus	Иисус	Исо
jetzt	сейчас	ҳозир, ҳоло, ҳамин замон
jung	молодой	ҷавон , ...и ҷавони
Junge	мальчик	писарбача , писарак , бача ; писар
Junggeselle	холостяк	муҷаррад, безан
Kabine	кабина	хонача
Kaffee	кофе	дараҳти (буттаи) қаҳва ; донаҳои қаҳва, кофе
kalt	холодный	хунук, сард
Kanal	канал	канал ; ҷӯйбор, канали (ҷӯи) объёри ; корез, кубур (Abfluss); роҳ (techn.); мил (techn.)
Kapelle	часовня; оркестр	калисои хурд ; оркестр
kaputt	разбитый	шикасташуда, майда-майда шуда; шикаста, пора-пора; шалак, хароб
Kasse	касса	касса, сандуқи пул ; маблағ ; қуттии ҳарф
Katze	кошка	гурбаи мода , гурба , пишак ; пӯсти гурба (пишак) (techn.)
Kauf	покупка	харид, харид кардан(и), харидан(и)
kaum	едва	ба зӯр, бо душвори, бо заҳмат; қариб, наздик; камакак, андак, саҳл (einige); навакак, акнун
Kaution	залог	гарав; зомин, гаравгон; исбот
Kegel	конус	маҳрут, конус

kein	никакой	ҳеч , ҳеч як , ҳеч кадом
Kellner	официант	пешхизмат http://www.ge-li.de/Tadschik/
kennen	знать	донистан, огоҳи (хабар) доштан, бохабар (воқиф, огоҳ) будан; шинохтан ; балад будан; тасаввур[от] доштан ; ошнои доштан, шинос будан ; ҳис кардан, дарк кардан, донистан, фаҳмидан ; аз сар гузарондан, таҳаммул кардан ; эътироф (икрор) кардан ; оё медони (медонед), медони чи, медонед чи
kennen lernen	знакомиться/познакомиться	ошно (шинос, шинос) шудан (mit wem); шинос (шинос) шудан (mit was)
Kind	ребёнок	кўдак, бача, тифл
Kino	кино	кино
Kirche	церковь	мазҳаб, дин, калисо
Kissen	подушка	болишт, болин, тағъя, лўла
Kleidung	одежда	либос , пўшок , сарулибос ; чома , қабо
klein	маленький	хурд , хурдакақ , хурдтарак , майда , майдаяк
Kleingeld	мелочь	чизҳои майда (хурд), майда-чуйда
Klima	климат	иқлим, обу, ҳаво
Klingel	звонок	занг, ҷарас, зангўла
klingeln	звонить/ позвонить	занг (зангўла) задан, ноқўс задан; http://www.ge-li.de
klug	умный	оқил, боакл, бофаҳм, хирадманд(она), бохирад, зирак, доно;бофарос
Kneipe	кафе, пивная	қаҳвахона, пивохона
knipsen	снимать/ снять (Foto)	қаймоқи чизеро гирифтан
kochen	варить (zubereiten)	пухтан, чушондан, дар об пухтан; кафшер кардан, бо кафшер пайвастан
Koffer	чемодан	чамадон, чомадон
Kohle	уголь	ангишт
kommen	приходить, прийти	омадан, расидан, даромадан, ворид шудан, дохил шудан
Kompass	компас	компас, кутбнамо
Konfession	вероисповедание	дин, мазҳаб
Konkurrenz, Wettbewerb	конкуренция	рақобат
konkurrieren,	конкурировать	рақобат кардан
können	мочь ; уметь(faehig sein)	қувва , қувват , тавон , мадор ;
Konsulat	консульство	консули ; консулхона (Gebaeude), идораи консул
Kontrolle, Aufsicht	контроль	назорат, назораткунӣ
kontrollieren	проверять/ проверить	тафтиш кардан, тафтиш карда дидан (баромадан)
Konzert	концерт	концерт http://www.ge-li.de
Körper	тело	ҷисм; тан, бадан, часад, пайкар; фарбеҳӣ, танумандӣ; бадан, асос
kosten	стоить	истодан, арзидан, нарх (қимат) доштан; киро будан;
krank	больной	касал, бемор, мариз, дардманд, иллатнок, нотоб; дардмандона, беморнамо, нимчон; ғайриодди, ғайритабии
Krankenhaus	больница	касалхона, беморхона
Krankheit	болезнь	касали, бемори, дард, ранҷури
Kreditkarte	кредитная карточка	варақаи кредити , карточкаи қарз
Kreuz	крест	салиб (relig.), чалипо, хоч ; чорчиллик (Kreuzstueck); азоб , ҷафо , алам , дарду алам , кулфат
Krieg	война	ҷанг, муҳориба, ҳарб; душмани, мубориза
kritisieren	критиковать/ раскритиковать	танқид кардан
Küche	кухня	ошхона , матбах ; хўрокпази (Essensvorbereitung), пухтупаз ; таомҳо (Speise), хўрокҳо ; дасиса , найранг (Intrigen)
kühl	прохладный	серун, салқин, хунуки форам
Kultur	культура	маданият , тамаддун ; савия (Landw.), тартиб , низом , хусн (Rede); заковат , фаросат , маърифат ; парвариш , кишт кардан(и) , шудгор кардан(и) ; кишт , зироат , киштукор ; микроб , бактерия (Bakterien)
kümmern, s.- um	заботиться	ғам хўрдан, ғамхори кардан, ташвиш кашидан, бесаришта шудан
Kurs	курс	самт (Sueden), тараф , ҷониб ; роҳ (Einheit); курс (Lektionen), фан , дарс ; таҳсил (Studium); давр ; қурб (Geld), арзиш , қадр
Kurve	поворот	гардиш, гардондан(и), тоб додан(и), тофтан(и)
kurz	короткий, коротко	кўтоҳ ; наздик (Beziehung); қатъи, тез, фаҳри
kürzlich	недавно	дар қариби , ба қариби
küssen	целовать/поцеловать	бўсидан, бўса кардан (гирифтан), муччӣ кардан
Küste	берег (морской)	соҳили баҳр ; хушки, замин
lachen (über)	смеяться	хандидан, ханда кардан; масхара (писханд) кардан; натарсидан

Laden	магазин	магазин , анбор , тирдон , бордон
Lage	положение	чой, мавқеъ, мавзеъ, макон, маҳал, мақом
Land	страна; земля	кишвар, диёр, сарзамин; мамлакат
Landkarte	карта (географическая)	харита
Landschaft	край	мамлакат , кишвар , ватан , сарзамин
lang	длинный; далёкий; долгий	дароз, дур, чўнг; баланд, калон; дураст;
Länge	длина	дарози, тўл, қад; муддат, кашоли
langsam	медленный	оҳиста , суст ; сустҳаракат
langweilig	скучный	зиқовар, дилгир, дилтангкунанда; дилтанг, зиқ, хафа
Lärm	шум	ҳаёҳуй, мағал, ғалогула, ғавго, шавшув
lassen	дать, давать	бахшидан
Last	ноша, бремя	бор, ҳамл, вазнини, гароний, фишор
Lastwagen	грузовик	автомобили боркаш
laufen	бегать, бежать/ побежать	давидан, тохтан, даводави кардан ; гурехтан
laut	громкий	баланд; машхур, баланд; овозадор, пурғулғула; тумтароқ; хушку холи
Lautsprecher	громкоговоритель	карнаи радио
Leben	жизнь	ҳаёт, зист, зиндаги, зиндагони; умр, чон; тарзи зиндаги (зист, ҳаёт); воқеият, ҳақиқат; зиндадили, бардами, ҳаётдўсти
leben	жить	зистан, зиндаги кардан, умр дидан
ledig	холостой/ незамужняя	муҷаррад, безан; бешавҳар
leer	пустой	холи, тиҳи
legen	класть/ положить	мондан, гузоштан, ниҳодан ; хобондан, чой додан ; задан ; сохтан, хишт мондан, бардоштан ; андохтан, қати кардан ; молидан ; сарф кардан
leicht	лёгкий, легко	сабук ; хиромон , нозук , чолок (Gemse); осон (Arbeit), саҳл ; сабук , фараҳбахш (Musik), дилнавоз ; андак , суст , нарм ; бепарвоёна , саҳлангорона , рўяки (Beziehung), сатҳи , сабук ; мулоим , ҳалим (Mensch), хуб , нағз
leiden	страдать	азоб дидан, алам (чафо) кашидан, ранч бурдан
leider	к сожалению	мутаассифона
leihen	одалживать/ одолжить; брать/взять (von jdm)	карз (насия , ба орият) додан
leise	тихий	паст, оҳиста; хомўш, ором, сокит, тинч, осуда, хилват, бешавқун;
Leiter/in	руководитель/ница	роҳбар, роҳнамо, сардор
lesen	читать	хондан, мутолиа, кардан
Leute	люди	одамон , мардум , халқ
Licht	свет	нур, шуоъ, зиё; рўшноӣ, равшани; субҳ, саҳар, баромадани офтоб
lieb	милый; дорогой (wert)	хуб , нағз ;
Liebe	любовь	муҳаббат, ишқ, меҳр
lieben	любить	дўст (азиз) доштан, нағз дидан ; майл (ҳавас , рағбат , шавқ) доштан ; нағз дидан , дўст доштан
liebenswert	любезный	навозишкор , меҳрубон(она), дўстдор ; азиз , мўҳтарам ; маъшук , маҳбуб ; маъшуқа , маҳбуба
Lied	песня	суруд, тарона, ғазал, нағма
liegen	лежать	дароз кашидан , ёзидан , ёнбош кардан , хобидан , хоб кардан
links	налево	ба тарафи чап , ба чап ; дар тарафи чап
loben	хвалить	мадх кардан, ситоиш кардан, таъриф кардан
Loch	дыра; яма(Vertiefung)	сўроҳ, раҳна, шикоф, тешук; чои дурдаст, хилват, чои дури нообод
Löffel	ложка	қошук , чумча
löschen	тушить/затушить	хомўш кардан, куштан; кам кардан
Luft	воздух	ҳаво
Lüge	ложь	дурўғ , кизб
lustig	весёлый(froehlich); забавный (belustigend)	шод, шодмон, хурсанд, хуррам, хандон, хушхол, масрур; сурурбахш, хурсандкунанда,
machen	делать/ сделать	кардан, сохтан
Mädchen	девочка(keines) ; девушка (junges)	духтарча, духтарак; духтар, чавондухтар, дўшиза; хизматгорзан, духтархона (Dienst..)
Mahlzeit	еда	тановул, хўрдан(и)
Mal	раз	бор, мартаба, дафъа, карат
manchmal	иногда	баъзан, гоҳо, гоҳ-гоҳ

Mangel	недостаток ; нужда (Beduerftigkeit)	норасои , ками ; эҳтиёҷ , мӯҳтоҷи , бенавои , бечораги
Mann	мужчина; муж (Ehe-)	мард ;
männlich	мужской	...и мард , мардона
Markt	рынок	бозор
Maschine	машина	мошин , мошина
Maß	мера	чен , ченак , андоза , миқъёс http://www.ge-li.de
Medikament	лекарство	дору , даво , дармон
Meer	море	бахр , дарьё
mehr als	больше чем	ниҳоят, комилан, аз ҳад зиёд
mein (-e, -er, -es)	мой/ моя/моё/ мои	ман
meinen	полагать	дареғ надоштан, тамоман бахшидан
Meinung	мнение (o)	фикр , мулоҳиза , андеша
Mensch	человек, люди (p)	одам, инсон, одамизод, кас, шахс, фард
merken	замечать/ заметить	дида мондан, дидан; дар ёд (хотир) доштан, ба хотир гирифтан; қайд (ишора) карда мондан; гӯшрас (гӯшзад) кардан, гуфта мондан, ёдовар шудан
Messe	ярмарка	ярмарка
Messer	нож	корд , кордча
mich	меня, мне	ман
Miete	наём	киро , иҷора , киро (иҷора) кардан(и)
mieten	нанимать, брать/ взять	ба кор гирифтан, киро кардан
minus	минус	минус , аломати тарҳ
Minute	минута	дақиқа
mir	мне	ман
Misstrauen	недоверие	нобовари , шубҳа , безътимоди
mit	с	аз,
mitbringen	приносить	овардан, расонидан
Mittag	полдень	нимрӯзӣ, нисфирӯзӣ, пешин; ҷануб
Mittagessen	обед	хӯроки (таоми) пешин
Mitte	середина	миёнҷой, мобайн, васат; миёна, нисф
mitteilen	сообщать/сообщить (o)	хабар додан (расондан), маълум (огоҳ) кардан, огоҳонидан
Mittel	средство	восита, васила, тариқ, чора, роҳ, тадбир; воситаҳо; дору, даво, ашьё
Mittwoch	среда	чоршанбе, рӯзи чоршанбе
Möbel	мебель	мебель , асбоби бисоти хона
Mode	мода	мод , мӯд
mögen	любить	дӯст (азиз) доштан, нағз дидан ; майл (ҳавас , рағбат , шавқ) доштан ; нағз дидан , дӯст доштан
möglich	возможный	имконпазир, эҳтимоли; мумкин, шудани
Moment	момент	лаҳза , дам , он
Monat	месяц	моҳ
Mond	луна	моҳ , маҳ , қамар
Montag	понедельник	душанбе
Morgen	утро	пагоҳӣ, бомдод, субҳ
morgens	утром	пагоҳӣрӯзӣ, субҳдам, пагоҳ
Motor	двигатель	муҳаррик (techn.); қувваи баҳаракатоваранда; омили
Motorrad	мотоцикл	мотоцикл
Mücke	комар	пашша, хомӯшак
müde	усталый	мондашуда, кӯфташуда, монда, шалпар, хаста
Mühe	труд	меҳнат, заҳмат, кор; тараддуд, ташвиш, давуғеч; асар, таълиф
Müll	мусор	ахлот , хокрӯба , хасу , хошок
Münze	монета	сикка , танга , пул
Museum	музей	аҷоибхона , музей
Musik	музыка	мусиқи
müssen	должен/должна	бояд
Mutter	мать	модар , оча , она , волида
nach	после	баъд, сонӣ, пас
nach	в, к, после	ба,
Nachbar/in	сосед / ка	ҳамсоя, ҳамҷавор
nachher	потом	баъд, сипас, пас, сонӣ
Nacht	ночь	шаб
nackt	голый	луч, бараҳна, урьён, лухт; бенаво, қашшоқ; бемӯй, бебарг, беғиёҳ; холи, беқурпа, бепалос, бедастархон; тоза, соф; холис, хушку холи

nahe	близкий	наздик, қариб; кутоҳ ҳамхун; ба дил наздик; монанд, шабеҳ
Nahverkehr	городской транспорт	шаҳри ...
Name	имя; отчество; фамилия	ном, исм;
nass	мокрый	тар , нам , мартуб
Nation	нация, народ (Volk)	миллат
Natur	природа	табиат; мавҷудот
natürlich	естественный; конечно	табии, ...и табиат; таби, қонуни; ҳақиқи; одди, муқаррари
neben	рядом с	пахлу ба пахлу, ҳамшафат, ҳамсоя; бисъёр наздик
Neffe	племянник	ҷиян, бародарзода, хоҳарзода
nehmen	брать/взять	гирифтан, бардоштан
nennen	называть/ назвать	даъват (хабар) кардан , ҳеғ задан , хондан
nett	любезный	навозишкор , меҳрубон(она), дӯстдор ; азиз , мӯҳтарам ; маъшуқ , маҳбуб ; маъшуқа , маҳбуба
neu	новый	нав , тоза , навбаромад
Neuigkeit	новость	нави , навигари
nicht	не..., нет	нест
Nichte	племянница	ҷиян, духтари бародар, духтари хоҳар
nichts	ничего	ҳеғ , ҳеғ чиз
nie	никогда	ҳеғ гоҳ , ҳеғ вақт , ҳаргиз , дар ҳеғ сурат , абадан
nieder, niedrig	низкий	салому паём
niemand	никто	ҳеғ кас , ҳеғ ки , ягон кас ҳам
nirgends	нигде	ҳеғ чо http://www.ge-li.de
noch	ещё	боз, боз ҳам, илова бар он; то ба ҳол, то ҳол, ҳозир, ҳанӯз, ҳоли ҳозир; кайҳо; ҳоло, ҳоло боз; боз ҳам; ҳанӯз бошад ҳам
Norden	север	шимол
normal	нормальный	одди , муқаррари , мӯътадил , таби , нормали
Notausgang	запасный выход	баромадгоҳи эҳтиёти
nötig	нужный	даркори , зарури
Nummer	номер	рақам , шумора
nur	только	нанҳо, фақат; аммо, лекин, вале; навакак, ҳозиракак
ob	ли	оё , -ми , магар , навод
oben	наверху	боло , дар боло , дар баланди
Ober	официант	пешхизмат
Obst	фрукты	меваи тар
oder	или	ё, ё ... ё, ё худ, ё ки, ё ин ки, ва ё; инчунин, ва; вагарна, дар акси ҳол, набошад, ки; яъне, ба ибораи дигар, ё худ, ё ин ки...; ё, шояд, балки
Ofen	печь	пухтан
offen	открытый	кушодашуда; кушод(а), яла, во, боз
offen	открытый	кушодашуда, яла кардашуда
oft	часто	зич, чафс
ohne	без	бе ; дар ғайби ; ...кам
Öl	масло	равған http://www.ge-li.de/Tadschik/
Onkel	дядя	амак (Bruder des Vaters), тағо (Bruder der Mutter); марди тануманди боқувват
Ort	место	ҷой , макон
Ortschaft	посёлок	қасаба, посёлка http://www.ge-li.de
Osten	восток	шарқ машриқ; офтоббаро, ховар
Ozean	океан	уқъёнус , океан
Paar, ein -	пара	ҷуфт, ду адад, дута
Päckchen	посылка	фиристодан(и), равона (роҳӣ) кардан(и), ирсол доштан(и)
packen	упаковывать/ упаковать	бастан, печонда бастан
Paket	пакет	пакет, коғазхалта, коғазпеч
Panne	авария	авария, садама, фалокат
Papiere	документы	ҳуччат, санад
Park	парк	парк, боғ, чорбоғ
Pass	паспорт; горный переход	паспорт
Passagier	пассажир	мусофир
passieren	случаться/ случиться	воқеъ шудан, рӯй додан, ба вучуд омадан, иттифоқ афтодан
Person	личность	шахсият ; шахс , одам , кас
Personal	персонал, личный состав	ҳайати коркунони ягон муассиса
Personalien	данные о личности	додашуда
Pfand	залог	гарав; зомин, гаравгон; исбот
Pflanze	растение	растанӣ, гиёҳ, набот

Platz	площадь; место	майдон
plötzlich	внезапный, вдруг	ногаҳон, ногаҳони, тасодуфи, якбора
plus	плюс	ҷамъ, аломати ҷамъ
Politik	политика	сиёсат
Polizei	милиция	милиция
Postamt	почтамт	почтахонаи марказӣ, почтамт
Preis	цена	нарх, баҳо, қимат, арзиш
Priester	священник	кашиш, поп, рӯҳонӣ
probieren	пробовать/ попробовать	шоҳ зада даррондан, шоҳ зада шикоф (сӯроҳ, чок) кардан
Programm	программа	нақша, программа
Prozent	процент	фоиз, дар сад
prüfen	проверять/ проверить	тафтиш кардан, тафтиш карда дидан (баромадан)
pünktlich	пунктуальный	нуқта ба нуқта, пухтакор, муруттаб, дақиқ
putzen	убирать/ убрать	бардоштан, бурдан, дур кардан, баровардан; хориҷ кардан; партофтан
Qualität	качество	сафат; ҳислат, ҳосият, хусусият; бартари
Quelle	источник	чашма, сарчашма; манбаъ; маъхаз
quittieren	расписываться/ расписаться	имзо кардан, даст мондан
Rabatt	скидка	партофтан(и), ҳаво додан(и); кам кардани нарх, тахфиф; гузашт
Rad fahren	кататься на велосипеде	бо велосипед сайр кардан
Radio	радио	радио http://www.ge-li.de
Rand	край	лаб, канор
rasch	скорый	тез, зуд, босуръат, таъҷилӣ; наздик, қариб
Rasen	газон	чаман, сабззор
raten	советовать (be-); отгадывать/отгадать (er)	маслиҳат (машварат) додан, тавсия кардан, салоҳ доништан; ёфтан, фаҳмидан, пай бурдан
Rathaus	ратуша	ратуша
rauchen	курить	тамоку (папирос) кашидан (Tabak); дуд кардан, бухур кардан, сӯзондан (Teer); кашидан (ба воситаи бухоркуни) (was)
Raucher	курящий	тамокукаш, папироскаш
Raum	помещение	гунҷондан(и), ҷой додан(и), ҷой кардан(и), гузоштан(и)
rechnen	вычислять/ вычислить	ҳисоб кардан, ҳисоб карда баровардан
Rechnung	счёт	ҳисоб, шумур, шумор; счёт; (спорт) ҳисоб, натиҷа; (муз.) вазн
Recht	право	ҳуқуқ, ҳақ
rechts	направо	ба тарафи рост, ба рост
rechtzeitig	вовремя	дар вақташ, дар сари вақт, дар мавридаш
reden	говорить	гап задан, харф задан
Regen	дождь	борон
Regierung	правительство	ҳуқумат; давлат
reich	богатый	бой, давлатманд, доро, сарватманд, ғани, сероб; фаровон сероб
reinigen	чистить/ почистить	тоза кардан, пок кардан, покиза кардан
Reise	поездка	сафар, мусофират, саёҳат, сайл
Reiseführer	путеводитель	роҳнамо; китобчаи роҳнамо
reisen	путешествовать	сафар (саёҳат, мусофират) кардан; гаштан, гаштугузор кардан
Reisepass	заграничный паспорт	паспорти хориҷи
Reiseroute	маршрут	маршрут; поезди боркаши маршрути
reklamieren	рекламировать	эълон кардан, хабар додан, бо эълон таъриф кардан
Reparatur	ремонт	таъмир, тармим; асповарӣ
Reservierung	бронирование	зиреҳпушони, зиреҳпуш кардан(и)
Rest	остаток	бақия, боқимонда, пасмонда, бозмонда
Restaurant	ресторан	ресторан
retten	спасать/ спасти	наҷот (раҳои) додан, халос кардан
Retter	спаситель	наҷотдиҳанда, халоскунанда, раҳоидиҳанда, раҳокунанда, Масехо, Исо,
Rettung	спасение	наҷотдиҳӣ, халоскунӣ, раҳокунӣ
Rezeption	администрация	маъмурият, мудирӣ; маъмурон, мудирон
richtig	правильный	мувофиқи (мутобиқи) қоида, дуруст, саҳеҳ
Richtung	направление	фиристодан(и), равона (роҳи) кардан(и)
riechen	нюхать/ понюхать; пахнуть (Ger.ausstroem)	бӯ кашидан, бӯ кардан, бӯидан
Risiko	риск	хатар, хавф
rot	красный	сурх (Fahne), қирмизи, аҳмар, арғувони (Wein), алвон, шаҳоби
Route	маршрут	маршрут

Rückkehr	возвращение	баргардондан(и), гашта (пас) додан(и)
rufen	звать/ позвать	чеғ задан, фаръёд кардан; даъват (хабар) кардан
Ruhe	спокойствие	оромий, хомушй, осудағй, осоиш
ruhig	спокойно	оромона, осуда; ором тинч, осуда) аст
rund	круглый	гирд , лунда , мудаввар , доирашакл
Russe/ Russin	русский/ русская	рус, марди рус
russisch	русский	русй, ...и рус
Saal	зал	толор, зал; қабулгоҳ
Sache	вещь ; дело (Angelegenheit)	чиз, ошьё; асар; ҳодиса
sagen	говорить/ сказать	гап задан, харф задан; гувоҳи додан; гуфтуғу кардан, гап задан, сўҳбат (чақ- чак) кардан
Saison	сезон	фасл, мавсим, ҳангом
sammeln	собирать/ собрать	гадой кардан, садақаталабй кардан
Samstag	суббота	шанбе, рўзи шанбе
satt	сытый	сер, шикамсер ; басанда аст
sauber	чистый	тоза, пок, покиза, соф, беғубор
schade, es ist -	жаль	раҳм, ҳайф аст, дарего, афсўс; афсўс ки..., ҳайф ки..., дарего
schaden	вредить/ повредить	зарар (зиён, осеб) расондан, вайронкори кардан
Schadenersatz	возмещение ущерба	товони зарар; подош, товон, талофи
schädlich	вредный	зарарнок, зараррасон, зиёнрасон, зиёнбахш, осебнок
schaffen	делать, сделать	кардан, сохтан, тайёр кардан
Schalter	выключатель; окошко (Fahrkarten-)	калидак, калиди электр
schauen	глядеть; смотреть (an)-	нигоҳ кардан, нигаристан, назар андохтан, тамошо кардан; аз паси чизе, касе нигоҳ кардан, пинҳони (дуздида) нигоҳ кардан
Scheck	чек	чек
scheinen	светить, сиять	рушной додан, нур афшондан, равшан караан
schenken	дарить / подарить	бахшидан, ҳадья, додан, пешкаш кардан, 2.сазovor донистан
schicken	посылать/ послать	фиристодан, равона (роҳй) кардан
Schiff	корабль	кишти, сафина
Schild	указатель (Hinweis-)	аломат, нишона; рўйхат, мундарича, феҳрист, номғўй
schimpfen	ругать/ выругать	дашном додан, ҳақорат кардан; мазаммат (сарзаниш, маломат)кард
Schirm	зонтик	соябон, чатр, шамсия; (козырёк) лапар; соябонгул, тўдагул
schlafen	спать	хоб рафтан, хобидан, хуфтан; ором будан; ҳаракат накардан
schlank	стройный	хушқадду қомат, хушандом, мавзун; хушоҳанг, чўр; мутаносиб
schlecht	плохой	бад, ганда, бадсифат, расво, вайрон
schließen	закрывать/ закрыть	пўшидан, пўшондан, бастан
schliesslich, letzten Endes	в конце концов	ниҳоят, дар охир, охири охирон
Schloss	замок; замоk (Tuer-)	қалъа; кўшк ; қуфл, қулф (Tuer)
Schlüssel	ключ	чашма, сарчашма, манбаъ
Schmerzen	боль	дард; алам, дилсузи
Schmuck	украшения	ороиш, зиннатдиҳй, ородиҳй; асбоби, ороиш, зеб, оро, зевар;ифтихор
schmutzig	грязный	пурлой, лойолуд, гилолуд, чиркин; мурдор, нафратовар(Geschichte); тира, хира, сиёҳтоб (Farben) http://www.ge-li.de
schneiden	резать/ нарезать	буридан, катъ (чок) кардан, пора кардан
schneien: es schneit	идёт снег	барф меборад http://www.ge-li.de/Tadschik/
schnell	быстрый	зуд, тез, босуръат; тезгард, бодпо; чуст, чолок, чаққон; тезфаҳм, хушфаҳм, хушзеҳн; пуравч; бошитоб, шитобон
Schnellimbiss	закуска закусочная	ошхонача
schön	красивый	хушрў , зебо , соҳибчамол ; хушовоз (wohlklingend), хушоҳанг , форам ; хуб (Handlung), себо , болатофат , пурмазмун (Leben); зоҳиран хушрў , хушку холи (Worte)
schon	уже	аллакай, кайҳо, кайҳо боз, акнун; қариб; пеш аз ин ҳам, пештар ҳам
schrecklich	ужасный	воҳиманок, бадвоҳима, даҳшатнок, мудҳиш; фоциавй, фоцианок
Schreibbedarf	письменный принадлежности	асбоби таҳрир
schreiben	писать	навиштан, нигоштан
schreien	кричать	дод задан (Angst), доду вой кардан (гуфтан)(Schmerzen) ; дод гуфтан , баланд-баланд гап задан (laut); фаръёд кардан (wep,wem), чеғ задан , садо кардан ; чанг (ҳақорат) кардан, дашном додан ; бисьёр гап задан , чор задан , таъриф кардан ; ба назар бисьёр намоён будан

Schrift	почерк (Hand-)	хат, тарзи навишт
schriftlich	письменный	навишта, навишташуда, хаттӣ
schüchtern	робкий	тарсончак, буздил, бечуръат(она)
Schuh	обувь	пойафзол
Schuld	вина; долг (Geld,Pflicht)	айб; гуноҳ; сабаб, иллат, боис
schulden	должен/ должна	қарздор
Schuss	выстрел	тирпаррони, тир http://www.ge-li.de/Tadschik/
Schutz	охрана	посбонӣ, дидбонӣ, нигоҳбонӣ, мудофия, муҳофиза
schwach	слабый	суст, заиф, камқувват; бемор, нимчон; кам, нокифоя, камтаъсир
schwanger	беременная	ҳомила, бордор, обистан, буғуз, дучон
schwarz	чёрный	сиёҳ, сиёҳфом, сиёҳранг
Schweigen	молчание	хомӯши , сукут , бегапи
schwer	тяжёлый	вазнин, гарон, сангин; ҳомила, ҳомиладор, буғӯз, дучон; бесулуқай
Schwester	сестра	хоҳар, ҳамшира; ҳамшираи тиббӣ; роҳиба
schwierig	трудный	душвор, мушкил, сахт, вазнин, пурмашаққат, пурзаҳмат; бад, яқрав
Schwimmbad	бассейн	ҳавз, обанбор, сардоба, истаҳр; ҳавза
schwimmen	плавать, плыть/ поплыть	шино кардан
schwindlig	подверженный головокружению	гирифторшуда, мубталошуда, дучоршуда
schwitzen	потеть/ вспотеть	арақ кардан (баровардан)
See	озеро; море (die -)	кӯл ; баҳр , дарё
segnen	благословлять	дуои хайр кардан, фотиҳа додан, баракат хостан, хайрбод гуфтан
sehen	видеть/ увидеть; смотреть	дидан; вохурдан; тасаввур кардан
Sehenswürdigkeiten	достопримечательности	ҷои тамошобоб (сазовори тамошо, шоёни диққат); чизи дидани
sehr	очень	хеле, бисъёр, зиёд
sein	быть	воқеъ будан; доштан; руй додан, ба вуқуъ омадан; рафтан
seinen	свой	худ, хеш
seit	с, от, с тех пор, как	аз,
Seite	сторона (свойство, качес)	чиҳат, сифат; чиҳат, ҷониб, назар, тараф;
Seite	сторона (группа людей)	тараф, ҷониб;
Seite	сторона (направление)	тараф, сӯ, ҷониб, самт; (край) тараф, лаб, канор;
Seite	сторона (страна, местнос)	мамлакат, маҳал, мавзеъ; (поверхность) рӯй, тараф; канор, чет
Sekunde	секунда	сония; як лаҳза, як дам
Selbstbedienung	самообслуживание	худхизматрасонӣ
selten	редкий	тунук, сирак, кушод
senden	посылать/ послать	фиристодан, равона (роҳӣ) кардан
Sendung	передача	додан(и), супурдан(и), таҳвил; нақл, баёнқунӣ
servieren	сервировать	дастархон оростан, суфра ҳозир кардан
setzen	сажать/ посадить	шинондан, коштан
sicher	безопасный; наверное (wahrscheinlich)	бехатар, бехавф, эмин
Sicherheit	безопасность; гарантия	бехатари, амният, бехатар (бехавф) будан(и)
Sicherung	предохранитель	пешгириқунанда, муҳофиз, муҳофизақунанда, эҳтиёт-қунанда
Sicht	вид	намуд, афту андом, қиёфа
sichtbar	видный	намоён, намудор; муҳим,
Sie	Вы	шумо, шумоён http://www.ge-li.de/Tadschik/
sie	она ; они (Pl.)	ӯ , вай , он ; онҳо , вайҳо , онон , эшон
Sieg	победа	ғалаба, ғолибият, зафар, фатх, фирӯзӣ
singen	петь	сурудан кардан
sitzen	сидеть	нишастан, шиштан; будан, истодан; мондан; шинам будан
so	так	ҳамин тавр, инак, ин хел, ҳамин хел
sofort	сейчас	акнун
sogar	даже	ҳатто; балки
Sohn	сын	писар, фарзанд
solche	такой	ҳамин хел, ҳамин гуна, чунин; чунон
sollen	должен/ должна	бояд
Sonne	солнце	офтоб
Sonnenbrille	тёмный очки	айнаки сиёҳ, сабзайнак
sonnig	солнечный	..и офтоб, офтобӣ; хурсандона, фараҳбахш, хуш, хушвақтона
Sonntag	воскресенье	яқшанбе, рузи яқшанбе
sorgen	заботиться о	ғам хӯрдан http://www.ge-li.de/Tadschik/
Sorte	сорт	навъ, хел, чинс

Spaß	потеха	хушҳоли, дилхушӣ, саргарми
spät	поздний	дер, бевақти http://www.ge-li.de/Tadschik/
später	позже	дер, бевақт
spazieren gehen	гулять	гардиш (сайр) кардан, сайрӯ гашг кардан; кор накардан, истироҳат кардан, дам гирифтан; майнуши (кайфу сафо, айшу ишрат) кардан, хурсанди кардан; ишқварзи кардан
Speisekarte	меню	меню (анвои хуроқҳо)
spielen	играть	бози кардан, бозидан
Spielzeug	игрушка	бозича
Sport	спорт	варзиш, спорт
Sprache	язык	забон
sprechen	говорить	гуфтан, сухан рондан, гап задан (was ueber wen, was)
Staat	государство	давлат
Staatsangehörigkeit	гражданство	гражданият, табаият; граждано
Stadt	город	шаҳр; қалъа, ҳисор; хона, марра
Stammbaum	родословие (генеалогия)	силсилаи насаб, сулола
Stammbaum	родословие (перечень)	насабнома, шацара (перечень поколений одного рода)
stammen	происходить	баромадан, тааллуқ доштан, мансуб будан
statt	вместо	ба ҷои ..., ба ивази ..., ба бадали ...
stattfinden	состояться	шудан, ба вуқӯъ омадан
stechen	колоть/ кольнуть; кусать/ укусить (Insekt)	халидан, дард, кунондан; халонда куштан, хала задан; сахт расидан
stehen	стоять	истодан, қарор истодан; таваққуф кардан; будан, ҷорӣ набудан
stehen bleiben	останавливаться/ остановиться	истодан, бозистодан, қарор гирифтан, аз ҳаракат мондан
stehlen	красть/украсть	дуздидан, дузди кардан
steigen	подниматься/ подняться	боло (баланд) шудан, ба боло рафтан, ба боло баромадан
steil	крутой	шах, нишеб, ростбаромада, ростфуromoмада, ҷаридор; ҳам, қач; якбора, тез; сахт (Frost), дурушт (Wesen), сангдил; қатъи (Mass); калон; зич, анбӯҳ, ғализ, ғафс
Stein	камень	санг; санги мақбара, санги сари гӯр (poet.); ғам, андӯҳ; санғо
stellen	ставить/ поставить	рост мондан (шинондан, гузоштпн); ҷойгир кардан; ниҳодан, дӯхтан
sterben	умирать/ умереть	аз ханда рӯдакан шудан; аз зиқӣ ба танг омадан; сахт шармсор шуда
Stern	звезда	ситора, қавқаб, ахтар, начм; толеъ, тақдир; қашқа
Stil	стиль	услуг, сабк, тарз; роҳ, тариқ
still	тихий	паст, оҳиста; ҳалим, фурутан; султ, секин;
Stimme	голос	овоз, садо; ғалоғула, талотум, шаввос, виззос; амр, нидо; раъй
Stockwerk	этаж	кабат, ошъёна
Stoff	ткань (Textil)	матоъ, газвор; бофта, бофтаи бадан; асос, мазмун
stören	нарушить / мешать	вайрон кардан / каллоқ задан
stornieren	аннулировать	бекор (лағв) кардан, аз эътибор соқит кардан
Störung	помеха	монеа, сад(д), мамониат, душвори, халал
stoßen	толкать/ толкнуть	тела (такон) додан; тела дода бурдан; таҳрик кардан
Strafe	наказание; штраф (Geld)	ҷазо, сазо
Strand	пляж	пляж
Straße	улица; дорога (Land-)	кӯча, гузар; берун
Straßenkarte	карта автомобильных дорог	харита
Strauß	букет	дастаи гул, гулдаста; нақхат, хушбуи, хуштаъми
Strecke	расстояние; маршрут	масофа(т), байн
Strom	ток	ҷараёни электр(ик)
Stück	кусок (Teil von etw.); штука (ein Ganzes)	порча, кулча, тикка, лӯнда; нону намак; пора, қисм, порча, ҳисса; тӯб (Tuch) http://www.ge-li.de
studieren	учиться	омӯхтан, ёд гирифтан; хондан, дарс хондан (омӯхтан)
Stueck	кусок	порча, кулча, тикка, лӯнда
Stuhl	стул	стул, курсӣ
Stunde	час	як соат
suchen	искать, поискать	ҷустуҷӯ кардан, ҷустан, аз паи чизе гаштан, кофтан
Süden	юг	ҷануб
Summe	сумма	ҳосили ҷамъ; ҷамъ, ҷамъулҷамъ; маблағ, маблағи пул
Sünde	грех	гуноҳ
Supermarkt	супермаркет	супермаркет
Tabak	табак	тамоқу

Tag	день	руз; рӯзҳо, айём (Periode)
Tankstelle	автозаправочная станция	станция бензингирии автомобиль(ҳо)
Tante	тётя	хола
tanzen	танцевать	рақсидан
Tätigkeit	деятельность	фаъолият; кор, ҳаракат, амалиёт
tauschen	менять/ поменять	мубодила (иваз) кардан ; майда кардан ; дигар (бадал , иваз) кардан , табдил (таъбир) додан
täuschen,s.-	заблуждаться	хато кардан (рафтан), гумроҳ шудан
Taxi	такси	такси
Teil	часть	қисм, қузъ, ҳисса
teilnehmen (an)	участвовать	иштирок кардан, ҳамроҳ шудан, ҳамроҳӣ кардан; шарик будан
Telefon	телефон	телефон; номери телефон
telefonieren	звонить/ позвонить	занг, чарас, зангӯла; суханчини (хабаркаши, ғайбат) кардан, овоза паҳн кардан
Temperatur	температура	ҳарорат; таб; тафс, таф
Termin	дата (Arzt-); встреча (Verabredung); срок (Frist)	таърих, сана ; ... ; ...
teuer	дорогой, дорого	қимат, гарон, қиматбаҳо, гаронбаҳо; азиз, меҳрубон; ёрам, бародар, дӯстам, азизам
Theater	театр	театр; бинои театр; майдон, арса
tief	глубокий, глубоко; низкий (niedrig)	чуқур, амик; дур, дурдаст; хеле (бисъёр) кадим; амик, чуқур, муҳим, чидди, калон; зӯр
Tier	животное	ҳайвон, чорпо, чонвар; ҳайвон, хар, гов
Tisch	стол	миз, стол; хӯрок, авқот; шӯъба; тахт
Tochter	дочь	духтар
Tod	смерть	марг, аҷал, вафот, мамот, фавт
Toilette	туалет	либос, сарулибос; либоспӯши, эбу зеби либос, ороиш; оинаи курсидор
Ton	звук; глина (Lehm)	садо, овоз
Töpferei	гончарная мастерская	кулол, кӯзагар, дӯкони кулоли, коргоҳи кӯзагари
tot	мёртвый	мурда , бечон
tragen	нести, носить	бурдан, бардошта бурдан, шитобон бурдан
traurig	печальный	маҳзун, ғамгин, пуралам, андӯҳгин, ғамангез
treffen	встречать/ встретить	рӯ ба рӯ (дучор) шудан, вохӯрдан, дидан, мулоқот кардан; пайдо кардан, ёфтан; пешвоз гирифтан, истиқбол кардан
Treppe	лестница	зина , зинапоя , нардбон , пиллагон
treu	верный	содик, вафодор
trinken	пить/выпить	нӯшидан, хӯрдан, ошомидан
Trinkgeld	чаевые	чойпулӣ
trotz	несмотря на	бо вучули... , қатъи назар аз , сарфи назар аз
trotzdem	всё-таки	бо вучуди ин (он), ба ҳар ҳол; қатъи (сарфи) назар аз он ки...
tun	делать/ сделать	кардан, сохтан; эҷод кардан, баровардан; кор кардан; гаштан, роҳ рафтан, чарх задан
Tunnel	тоннель, туннель	нақб, туннель http://www.ge-li.de
Türe	дверь	дар, дари даромад
typisch	типичный	типӣ, хос, ба чизе хос буда, махсус; ба тип хос
u.s.w. (und so weiter)	и т.д. (и так далее)	ва ғ. (ва ғайра)
Übelkeit	тошнота, дурнота	дилбеҳузурӣ, дилбеҷошавӣ; нафрат, кароҳат; дилбеҷой, дилбеҳудӣ
über	над ; более (mehr als)	ба болои ... , дар болои
überall	езде	(дар) ҳар ҷо, (дар) ҳама ҷо
überfallen	нападать/ напасть (на)	хучум (ҳамла) кардан , хучум (ҳамла) овардан , дарафтодан
überholen	обгонять/ обогнать	давида гузаштан , пеш гузаштан , пеш рафтан , пешқадам шудан
übernachten	ночевать/ переночевать	шаб гузарондан (мондан) , хоб кардан
überweisen	переводить/ перевести	оварондан
Ufer	берег	соҳил, канор, лаб
Uhr	часы	соат
umarmen	обнимать/ обнять	ба оғӯш гирифтан , ба бағал кашидан , оғӯш (бағал) кардан
umbuchen	менять/ поменять	мубодила (иваз) кардан ; майда кардан ; дигар (бадал , иваз) кардан , табдил (таъбир) додан
Umleitung	объезд	савора давр зада гузаштан(и) ; аз паҳлуи чизе гузаштан(и) ; пеш гузаштан(и) ; ром кунондан(и) ; роҳи давродавр (oertl.)

umsonst	бесплатно; напрасно (vergeblich)	бепул, бемуз, ройгон, маҷҷони, муфт
umtauschen	обменивать/ обменять	иваз (бадал) кардан ; алиш кардан
unbedingt	непреренно	ҳатман , албатта , мутлақ
unbekannt	неизвестный	номаълум , ношинос , маҷҳул
und	и, а	ҳам; охир;
Unfall	несчастнй случай	бадбахти , фалокат
unfreundlich	нелюбезный	номехрубон(она) , бемурувват(она) , беадаб(она) , беилтифот(она)
ungefähr	примерный	намунавй, ибратшаванда, ибратбахш, пандомӯз
ungern	неохотно	бемайлу рағбат , бо дили ноҳоҳам
ungesund	вредный	зарарнок
ungewiss	сомнительный (zweifelhaft)	шубҳаомеэ, шубҳаангеэ
Unglück	несчастье	бадбахти , бетолеи , фалокат , мусибат
unglücklich	несчастнй	бадбахт(она) , бетолеъ , мусибатзада , аламзада , бечора
ungültig	недействительный	беэтибор , аз этибор соқитшуда , бекор(а)
unhöflich	невежливый	беадаб(она) , беодоб(она) , дағал(она) , беназокат
Unkosten	издержки	хароҷот, харҷ, сарф
unmöglich	невозможный	номумкин , ғайримумкин , имконнопазир , аз имкон берун , маҳол
uns	нам (wem?), нас (wen?)	моён , моҳо , мо http://www.ge-li.de
unschuldig	невинный	бегуноҳ , беайб
unser(e)	наш/ наша/ наше/ наши	...и мо , аз они мо
unsere	наша	...и мо, аз они мо
unter	под; нижний	фарши печка
unterbrechen	перебивать/ перебить	куштан, қатли ом кардан
Unterführung	тоннель	нақб, туннель
Unterhaltung	разговор;	гуфтуғу, гуфтушунид, гап, сӯҳбат, мусоҳиба; гапзанӣ, гапзанонкунӣ
Unterkunft	ночлег	манзил , қоишабгузарони (шабмони)
Unterschied	разница	фарқ, тафовут
Unterschrift	подпись	ҳуҷҷатҳое, ки бояд имзо шаванд; имзо
Untersuchung	осмотр	тамошо, тамошо кардан; муоина, тафтиш
unverschämt	бесстыдный	беҳаё(ёна), бешарм(она), густох (она),
unwohl sein	нездоровиться	нотоб (бетоб , ноҳуш) шудан , тоб гурехтан
Urlaub	отпуск	суст кардан (и); додан(и), фуруш, фуруҳтан(и)
Ursache	причина	сабаб, вачҳ, боис
urteilen	рассуждать/ рассудить	муҳокима (мулоҳиза) кардан, андешидан, фикр кардан (рондан)
Vater	отец	падар
Verabredung	встреча	рӯбарӯшави, дучоршави, вохӯри, боздид, мулоқот; мусобиқа (Sport); пешвозгири (приём), истиқбол
verabschieden, s.-	прощаться/ проститься (с)	бахшида шудан, афв карда шудан
verändern	изменять/ изменить	тағйир (табдил) додан, дигар (дигаргун) кардан, дигаргуни (тағйирот) даровардан
Veranstaltung	мероприятие	чорабини , чора , тадбир
Verband	повязка	банд, бандина, бандиш
verboten	запрещено	манъ (қадаған) кардашуда; мамнӯъ, қадаған
verdienen	зарабатывать/ заработать	пул кор кардан, бозьёфт кардан
verdorben	испорченный	вайрон (хароб) кардашуда, оз кор баровардашуда; вайрон, ганда, хира; бад, ганда, ногувор; расво, бадахлоқ(она)
vereinbaren	договариваться/ договориться	аҳду паймон кардан; ба як қарор омадан; гап задагап зада ба дараҷаи ифрот расидан
Vergangenheit	прошлое	гузашта, пеш, пешина
vergessen	забыть, забывать	фаромуш кардан, аз хотир баровардан
Vergewaltigung	изнасилование	ба номус таҷовуз кардан(и)
Vergnügen	удовольствие; развлечение (Vergnuegung)	хурсандӣ, лаззат, зав; ҳузуру ҳаловат, кайф, нашъа, роҳат, фараҳ
verheiratet	женатый ; замужняя (mit einem Mann)	зандор, хонадор
verirren, s.-	сбиваться/ сбиться	монанд шудан; зада ғалтонда шудан; кафк кунонда шудан
Verkauf	продажа	фуруҳтан(и), фуруш

Verkehr	движение	ҳаракат, чунбиш; ҳаракат; рафтуомад; бурдан(и) (Fuss); ҳаракати бадан
verlängern	продолжать/ продолжить	давом (идома) додан, давом кунондан; тўл (кашол) додан
verlieren	терять/ потерять	гум кардан, аз даст додан; маҳрум шудан; хароб шудан, сабук шудан
Verlust	потеря	талаф (бой) додан(и), гум кардан(и), аз даст додан(и)
vermieten	сдавать/ сдать напрокат	супурдан
versäumen	упускать/ упустить	аз доираи назар берун нагузоштан
verschieden	различный	мухталиф
verschreiben	выписывать/ выписать	навишта гирифтан, нусха бардоштан, интиҳоб карда (чида) навишта гирифтан, аҳз (иқтибос) кардан; бо диққат навиштан; навиштан, навишта додан; обуна шудан
Versicherung	страхование	суғурта, бима, суғуртакуни http://www.ge-li.de
verspäten,s.-	опаздывать/ опоздать	дер мондан (омадан) , бевақт мондан , ҳаял кардан
Versprechen	обещание	ваъда , қавл
verständigen, jdn -	давать/ дать знать	дарак додан
verstehen	понимать/ понять	фаҳмидан, сарфаҳм (ба маънии чизе) рафтан, донистан,
versuchen	пытаться/ попытаться	кўшиш (озмоиш) кардан, кўшидан, зўр зада дидан, озмудан
Vertrag	договор	шартнома, аҳднома, муоҳида http://www.ge-li.de
verunglücken	потерпеть	муддате сабр кардан, андаке тоқат кардан (овардан), бардошт карда
verwandt	родственный	..и хешу табор, ..и хешӣ, ..и хешовандӣ; ба ҳам хеш
verwechseln	путать/ перепутать	печ дар печ(бесару сомон, бесару нўг, дўлоб, дарҳам-барҳам)кардан
verzeihen	прощать/ простить	хайр набошад, хуш бошед
viel	много	бисъёр , хеле , зиёд
vielleicht	может быть / пожалуй	мумкин аст , эҳтимол , аҷаб нест ки ... , шояд , эҳтимол дорад / шояд , эҳтимол
vierzehn	четырнадцать	чордаҳ
Visum	виза	виза; қайди рухсати шахси вазифадор; рухсатнома, иҷозатнома, рухсат, иҷозати ҳукумат, ки дар паспорт барои ворид шудан ба мамлакате ё хориҷ шудан аз он қайд мешавад
Volk	народ	халқ , мардум
voll	полный	пур, пуропур, лаболаб, саршор, лабрес
von	от	аз, ...и
Voraus, im -	заранее	пешаки, пеш аз вақт, қаблан
vorläufig, während, tschüs	пока	ҳоло, то кунун, то ба ҳол, андак, каме, як нафас, қадре, муваққатан
vormittags	до обеда	то хўроки (таоми) пешин
Vorname	имя	ном, исм; номдори, шўҳрат
Vorort, Vorstadt	пригород	атрофи шаҳр, музофоти шаҳр, беруни шаҳр
Vorschrift	предписание	фармон (супориш) додан(и), амр (ҳукм) кардан(и), ҳидоят кардан(и)
Vorsicht	осторожность	эҳтиёт, эҳтиёткорӣ
Vorstellung	представление	пешниҳод; нишон додан(и); овардан(и); муаррифӣ кардан(и)
Vorverkauf	предварительная продажа	фурӯши (савдои) пешаки
wach	бодрствующий	бедори, хушъёри, бедор будан
wählen	выбирать/ выбрать	интиҳоб кардан, хоста (ҷудо карда) гирифтан; хостан; баровардан, ҷудо карда баровардан; кашидан, кашида берун баровардан
wahr	верный, истинный	муқаррар,
wahrscheinlich	вероятный	мумкин, имконпазир, эҳтимоли
Währung	валюта	валюта; воҳиди қиёсии пули ягон давлат; пули давлатҳои хориҷа
Wald	лес	чангал , беша
wandern	ходить, идти/ пойти в пешком	пиёда рафтан
warm	тёплый	гарм; меҳрубон(она), самимӣ, самим(она); фарам, дилнишин, хуш
warten	ждать/ подождать	мунтазир (маътал, нигарон) шудан, интизори кашидан; умедвор (чашмдор) будан, умед кардан (hoffen)
Wartezimmer	приёмная	қабулгоҳ, хонаи қабул
was	что	чӣ, ки
waschen	мыть/ вымыть; стирать/выстирать (Waesche -)	шустан , шустушу кардан /
Wasser	вода	об; обҳо, чашмаҳо; даръё http://www.ge-li.de/Tadschik/
wechseln	разменивать/ разменять	майда кардан, шикастан

wecken	будить/ разбудить	бедор кардан, аз хоб хезондан; барангехтан; аз нав зинда (пайдо) кунондан
Weg	путь	роҳ, чода
Weg	дорога	роҳ, раҳ
weg	прочь	ба як тараф (сӯ), ба канор, дур
weggehen	уходить/ уйти	азоб додан, ба азоб монондан; нобуд (ҳалок) кардан
Wegweiser	дорожный указатель	нишона роҳ, аломатҳои роҳ
weiblich	женский	...и зан, занона
weich	мягкий	нарм, мулоим, маҳин, нозук
weil	потому что; так как (da)	барои он, аз он сабаб, зеро ки, чунки
weinen	плакать/ поплакать	гирья кардан, гиристан, оби чашм кардан, ашк рехтан
weiß	белый	сафед, сафедранг; равшан, кушод, тобон,
weit	далёкий, далеко, дальний	дур, дурдаст
welche	какой	чи тавр, чи гуна, чи хел, кадом, чи қадар
Welt	мир, свет	дунё, олам, ҷаҳон, гети
wenig	мало, немного	кам, андак
wenn	если	агар, мабодо, модом http://www.ge-li.de/Tadschik/
werden	становиться/ стать	хестан, рост хестан, аз ҷо хестан рост шудан; истодан; ҷой гирифтан
Werkstatt	мастерская	устохона, корхона
werktags	рабочий день	рӯзи кор
wertvoll	ценный	муҳим, зарур
wertvoll	ценный	қиматбаҳо, арзанда
wertvoll	ценный	баҳодор, қиматдор, арзишдор
Westen	запад	ғарб, мағриб, бохтар
Wetter	погода	ҳаво; обу ҳаво
wichtig	важный	муҳим, зарур; бузург, обруманд, бонуфуз, муътабар; мутақаббир, худписанд, боғурур, босавлат, бовиқор; хуб, нағз, сара, хушсифат
wie	как	чи тавр, чи гуна, чи хел, ба кадом шакл
wie dem auch sei	как бы то ни было	дар ҳар ҳол
wie Katze und Hund, wie Katz und Maus	как кошка с собакой	сагу гурба барин
wieder	опять	боз, аз дигар, аз нав, аз сари нав, дубора
wieder kommen	возвращаться/возвратиться	гаштан, гашта омадан, баргаштан, бозгаштан; аз нав шуруъ кардан
wieder sehen	вновь видеться/увидеться	нав
wiederholen	повторять/ повторить	такрор кардан, дубора кардан, дубора гуфтан
wiegen	взвешивать/ взвесить; весить (Gewicht haben)	баркашидан
Willkommen	Добро пожаловать!	хуш омадед! , марҳамат! , хайра мақдам!
wir	мы	мо, моён, моҳо
wissen	знать, Знание	аз афташ, аз афти кор, эхтимол, дониш, донистан
Woche	неделя	ҳафта
wohnen	жить	зистан, умр ба сар бурдан; истиқомат кардан, сукунат доштан;
Wohnort, Wohnsitz	место жительства	ҷои истиқоман
Wohnung	квартира	хонаи истиқомати, манзил, истиқоматгоҳ
wollen	хотеть/ захотеть, желать	хостан, хоҳиш кардан, кавас кардан, орзу доштан
Wort	слово	калима, сухан, гап; ҳарза, сафсата; шеър; гуфтор; нутқ; ваъда, қавл
wünschen	желать/ пожелать	хостан, хоҳон будан, орзу кардан, майл (рағбат, шавк, иштиёқ) доштан, талабидан; дилкашол будан, нағз дидан
Wüste	пустыня	биёбон, саҳро, бодия, чӯл; ҷои беодам (бекас) (безлюдное место)
wütend	бешеный	ҳор; оташин, ғазабнок, бадҷаҳл, шурида; девонавор
Zahl	число	адад, рақам
zahlen	платить/ заплатить	пул додан, пардохтан, адо кардан
Zahnarzt	зубной врач	духтури дандон
zeigen	показывать/ показать	камдидор будан, камнамо шудан
Zeit	время	вақт
Zeitschrift	журнал	журнал, маҷалла; дафтар
Zeitung	газета	газета, рӯзнома
zerbrechlich	ломкий	мӯрт, зудшикан
zerstören	разрушать/ разрушить	вайрон (хароб) кардан;
Zeuge/ Zeugin	свидетель/ ница	гувоҳ, шохид

Zigarette	сигарета	сигарета
Zimmer	комната	хона, ўтоқ
Zoll	пошлина; таможня (Institution)	боҷ, хироч, гумрук
zornig	гневный	хашмгин(она), ғазабнок, қаҳрнок, оташин
zu	к; закрытый (geschlossen)	ба, ба сӯи..., ба тарафи ..., ба пеши ..., ба назди ...; пўшидашуда, маҳкам кардашуда; пўшида, баста, болопўш, маҳкам
zu viel	слишком	аз ҳад зиёд, беандоза, бениҳоят
Zug	поезд	поезд
zugeben, gestatten	допускать	(роҳ) додан, мондан, гузоштан
zumachen	закрывать/ закрыть	пўшидан, пўшондан, бастан
zurück	назад	ба ақиб, ақиб, ба пушт, ба пас
zusammen	вместе	ҳамроҳ, якҷоя, дар як ҷо, бо ҳам
zusätzlich	дополнительный	иловаги, изофаги, ...и илова; пурқунанда
zuschauen	смотреть/ посмотреть	нигоҳ кардан, нигаристан, назар андохтан; фикр доштан; дидан
Zuschlag	доплата	додани бақияи пул; пули иловаги, пули боқимонда
zuschließen	запирать/запереть	бастан, маҳкам кардан, қуфл (маҳкам) кардан, ғалака андохтан
zuständig	соответствующий	мувофиқ (муносиб) буда; муносиб, дахлдор
zwischen	между	байни..., дар байни..., мобайни..., миёни..., дар миёни..., дар миёнаи

<http://www.ge-li.de>